

**ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ БОҲТАР БА НОМИ НОСИРИ ХУСРАВ**

БВД:9 (575.3)

Бо ҳуқуқи дастнавис

МИРЗОЕВ ҒОЛИБШО ШАРИФОВИЧ

**ФАЪОЛИЯТИ “БИСТУПАНЧҲАЗОРИЁН” ВА БРИГАДАҲОИ
САРПАРАСТ ДАР ТОҶИКИСТОН (СОЛҲОИ 1929-1941)**

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т И

**диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои таърих
аз рӯйи ихтисоси 07.00.02 – Таърихи ватанӣ
(таърихи халқи тоҷик)**

БОҲТАР– 2022

Диссертатсия дар кафедраи таърихи халқи тоҷики Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав омода гардидааст.

Роҳбари илмӣ:

Ғафуров Абдулло Мутиллоевич – номзади илмҳои таърих, дотсент, мудирӣ шуъбаи таърихи навтарини Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи Аҳмади Дониши АМИТ

Муқарризони расмӣ:

Набиев Ваҳоб Машрафович - доктори илмҳои таърих, профессори кафедраи таърихи халқи тоҷики Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон Ғафуров.

Артиқов Абдурафиқ Абдурахмонович - номзади илмҳои таърих, дотсенти кафедраи таърихи умумӣ ва ватани Донишгоҳи Славянии Россия ва Тоҷикистон

Ташкилоти тақриздиханда:

Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон

Ҳимоя рӯзи 23 феврал соли 2023, соати 13⁰⁰ дар ҷаласаи Шӯрои диссертатсионии 6Д. КОА-035 барои ҳимояи диссертатсияҳо оид ба дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисос, ки дар назди Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи Аҳмади Дониши Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон (Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 33) амал мекунад, баргузор мегардад.

Бо диссертатсия ва автореферати он дар Китобхонаи марказии илмии ба номи Индира Гандии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон (734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 33) ва дар сомонаи расмӣ Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи Аҳмади Дониши Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон (www.institute-history.tj) шинос шудан мумкин аст.

Автореферат санаи «_____» _____ соли 2022 тавзеъ шудааст.

**Котиби илмии Шӯрои
диссертатсионӣ, доктори
илмҳои таърих, профессор**

Аскаралӣ Раҷабов

МУҚАДДИМА

Мубрамияти мавзӯ. Дар замони истиқлолияти давлатӣ Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон се ҳадафи стратегии хешро эълон намуд, ки онҳо иборатанд аз: таъмини истиқлолияти энергетикӣ, раҳой аз бунбасти коммуникатсионӣ ва ҳифзи амнияти озуқаворӣ. Солҳои охир стратегияи чорум эълон шуд, ки он саноатикунонии босуръати кишвар мебошад. Барои татбиқи ин барномаҳои бузург ва самаранок истифода бурдани замин ва идоракунии ин раванд таҷрибаи биступанҷазориён ва сарпарастони солҳои 30-ум асри XX, ки он замон тавонистанд дар иқтисодиёти Тоҷикистон инқилоб ба амал оранд, метавонад муфид бошад.

Мубрамияти мавзӯ дар он низ зоҳир мегардад, ки омӯзиши таҷрибаи замони гузашта дар татбиқи нақшаҳои имрузаи Ҳукумати Тоҷикистон метавонанд чун таҷрибаи таърихӣ кумак намоянд. Дар шароити татбиқи чаҳор ҳадафи стратегии кишвар, ба инобат гирифтани таҷрибаи замони индустрикунонӣ ва коллективонии хоҷагии халқи мамлакат, ба андешаи мо, хеле муфид хоҳад буд. Тавре Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми хеш ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон моҳи декабри соли 2021 зикр намуданд, “сохтору мақомоти дахлдорро зарур аст, ки стратегияву барномаҳои соҳавиро пурра татбиқ намуда, доир ба рушди тухмипарварӣ, баланд бардоштани ҳосилнокии зироатҳо, зиёд кардани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, таъмин намудани рушди саноати коркард ва хӯрокворӣ, инчунин, тақвияти иқтисодии содироти кишвар тадбирҳои саривақтӣ андешанд”¹.

Дар таърихи сохтмони сотсиалистӣ дар Тоҷикистон ҷои намоёнро “биступанҷазориён” ва бригадаҳои сарпараст - отрядҳои пешрафтаи синфи коргари Русия ишғол мекунанд. Ҳизби Коммунистии Иттиҳоди Шуравӣ ва Ҳукумати Шуравӣ аз вазифаҳои бартараф намудани қафомонии иқтисодӣ ва тараққиёти пуравчи тамоми хоҷагии халқи ҷумҳурӣ баромада, барои тезондани тараққиёти колхозҳо ва тараққӣ додани обёрӣ ва заминкушоӣ дар Тоҷикистон чораҳои зарурӣ андешиданд.

Барои татбиқи сохтмони обёрикунӣ ва рушди кишоварзӣ дар Тоҷикистон шароити мусоиди табиӣ, алалхусус фаровонии об, офтоб, захираҳои меҳнатӣ мавҷуд буданд. Аммо халқи тоҷик дар он солҳои душвор танҳо бидуни кумаки беруна ин вазифаи душвортаринро ҳал карда наметавонист. Барои ҷумҳурӣ шумораи зиёди техника, коргарон, мутахассисон ва одамони босавод лозим буданд.

Маълум аст, ки баробари таъсиси давлати шуравӣ, сохтмони саноатӣ ва роҳсозӣ, дигаргунсозии соҳаи кишоварзӣ, сохтмони иншооти обёрӣ ва азхудкунии заминҳо дар Тоҷикистон оғоз ёфт, ки ин андешидани чораҳои қатъии бузургро талаб мекард. Дар мадди аввал татбиқи коллективонии хоҷагии қишлоқи ҷумҳурӣ ва ташкили системаи колхозӣ меистод. Коллективонӣ марҳилаи табиӣ ва ногузири сохтмони сотсиалистӣ буд. Бе коллективонӣ ҳалли мушкилоти дигар соҳаҳои хоҷагии халқ ғайриимкон буд.

Масъалаҳои марбут ба фаъолияти биступанҷазориён ва бригадаҳои сарпараст, ки дар адабиёт инъикос ёфтаанд, бо мушкилоти саноатикунонӣ,

¹ <http://www.president.tj/node/27417>. 21.12.2021.

тағйироти кишоварзӣ ва тарбияи кадрҳои миллии Тоҷикистон алоқамандии зич доранд. Дар ҷумҳурии мо ин ихтиёриён кори самаранокро барои расонидани кӯмаки бародарона ба тоҷикон дар шароити душвортарини давраи гузариш оғоз карданд. Вақте, ки саноаткунонӣ, коллективонидани хоҷагии қишлоқ, ташкили колхозҳо дар ин ҷо нав оғоз ёфта буданд, роҳҳои мошингард ва роҳҳои оҳан набуданд, танҳо дар соли 1929 сохтмони роҳи оҳани Тирмиз-Душанбе ба итмом расид. Дар ҷумҳурӣ коргарони саноат, кормандони соҳаи кишоварзӣ ва ғайра намерасиданд. Душвориҳои дорои хусусияти маҳаллӣ низ буданд.

Зоҳиран, ба иллати ин ҳама мушкилот, бархе аз фиристодаҳо тоқат карда натавонистанд ва Тоҷикистонро тарк карданд. Аммо дигарон ҷои онҳоро гирифтанд. Қисми асосии биступанҷазориён фидокорона кор карданд.

Биступанҷазориён дар бунёди колхозу совхозҳо, иттиҳодияҳои гурӯҳӣ, ташкили чорабиниҳои фарҳангии маърифатӣ дар деҳот ва ҷалби оммаи деҳқонон ба истехсолоти ҷамъиятӣ ва чорабиниҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ фаъолона ширкат варзиданд. Фиристодагони Федерасияи Русия ба меҳнаткашон дар ташкилотҳои ҳизби коммунистиву Шуроӣ ва хоҷагӣ дар мустаҳкам намудани хоҷагиҳои сусти ва интизоми меҳнат кӯмак расонданд.

Онҳо дар байни аҳолии қишлоқ корҳои оммавӣ-сиёсӣ ва маданӣ-равшаннамоӣ бурда, ба фаъолони колхозҳо дар бобати ба тартиб даровардани ҳисобу китоби моликият, дар дуруст тақсим кардани қувваи корӣ ёри расонданд ва ҳамчун ташкилотчиёни мусобиқаи сотсиалистӣ баромад карданд.

Умуман, ба андешаи мо, омӯзиши комил ва ҳаматарафаи фаъолияти биступанҷазориён ва саҳми онҳо дар амалӣ сохтани се барномаи муҳташами давлати шӯравӣ - саноатикунонии мамлакат, коллективонии хоҷагии қишлоқ ва инқилоби маданӣ дар Тоҷикистон, ки то имрӯз ба таври зарурӣ омӯхта нашудааст, барои боз ҳам васеътар инъикос намудани таърихи замони шуравии Тоҷикистон аз аҳамият холӣ нест.

Дарачаи омӯзиши мавзӯ. Рисолаи мазкури диссертатсионӣ дар асоси омӯзиш ва таҳлили маводи бойгонии ҳизбӣ ва давлатии ҷумҳурӣ, дастовардҳои таърихнигорӣ ва ёддоштҳои иштирокчиёни сохтмони колхозӣ дар Тоҷикистон анҷом дода шудааст. Дар таърихнигории Тоҷикистон ин мавзӯ қисман ва дар бобҳои алоҳида ҳангоми инъикоси масъалаи коллективонии хоҷагии қишлоқ баррасӣ шудааст: аз ҷумла дар асарҳои бунёдӣ ва маҷмуаҳо¹ асарҳои инфиродӣ², ва мақолаҳои илмӣ¹.

¹ История таджикского народа. Т. 5. Душанбе, 2004. С. 573-580. Очерки истории коммунистической партии Таджикистана. Т. 1. - Душанбе 1980; Очерки истории колхозного строительства в Таджикистане (1917-1965гг.). - Душанбе, 1968; Очерки по истории Таджикистана. Душанбе, 1970; В братской семье народов СССР. В семье равных. Душанбе 1982; О дружбе таджикского народа с другими народами СССР. Душанбе, 1967; Таджикистан в братской семье народов СССР. Душанбе, 1985; Торжество ленинской национальной политики в Таджикистане. Душанбе, 1984.

² Абулхаев Р.А. Водохозяйственное строительство в Таджикистане. Душанбе. 200... Гадоев Х. И семье единой и великой. Душанбе 1970. С... Искандаров Б.И. Россия и Таджикистан. Душанбе, 1984. Масов Р.М. Помощь великого русского народа в построении социалистического общества. в Таджикистане //Торжество ленинской национальной политики в строя. // Ж. Ниегон « (« Наследие») 2012 12. Русаков А.И. Рабочие двадцатипятилетия в Таджикистане. // Таджикистан в братской семье народов СССР.

Дар солҳои 60-80 дар таърихнигории Тоҷикистони Шуравӣ як қатор асарҳои дастаҷамъӣ ва монографияҳои инфиродӣ оид ба коллективонии хоҷагии қишлоқ ва сохтмони колхозӣ, масъалаҳои сохтмони ирригатсионӣ дар Тоҷикистон пайдо шуданд.

Дар доираи баёни мавзӯот дар ин асарҳо фаъолияти бригадаҳои сарпараст ва биступанҷазориён дар Тоҷикистон қисман инъикос ёфтаанд. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки ба истиснои асари А.Русаков, ҳамаи муаллифони дигар масъалаи мазкурро дар ҷараёни фарогирии мавзӯҳои асосии худ ва ба андозаи нопурра баррасӣ кардаанд. Танҳо А. Русаков дар асоси таҳлили далелҳои мушаххас ҷанбаи муҳими қори коргарон - биступанҷазориёни Русияро, ки дар Осиёи Миёна, аз ҷумла дар Тоҷикистон, дар самти ҷорӣ намудани низоми нави муносибатҳои истеҳсолии сотсиалистӣ, ташкили иттифоқи синфи коргар ва деҳқонони тоҷик анҷом дода буданд, муҳтасар баён карда аст. Қарори Пленуми ноябрии (1929) Комитети Марказии ҳизби коммунистӣ дар бораи зарурати фиристодани биступанҷазориён - коргарони Русия ба Осиёи Миёна бори аввал дар китоби «Таърихи коллективонии хоҷагии қишлоқ ва таъсиси низоми колхозӣ дар Тоҷикистон» қайд карда шудааст².

Мақолаи К.И. Богомолова “Биступанҷазориён дар Тоҷикистон”³ низ ба ҳамин масъала бахшида шуда, дар он дар бораи ба Тоҷикистон омадани “биступанҷазориён” ва саҳми онҳо дар рушди хоҷагии халқи Тоҷикистон сухан меравад.

Таҳлили нисбатан амиқтар дар мақолаи калони илмии дар боло зикршудаи академик Р.Масов⁴ дида мешавад. Дар ин мақола ӯ ҷанбаҳои асосии масъаларо таҳлил мекунад ва хулосаҳои муҳим мебарорад.

Мавзӯи баррасишаванда дар монографияи Ҷ.Гадоев¹ инъикоси васеътар гирифт. Ин асар микдори зиёди иттилооти муҳимро дар бораи сарпарастии

Душанбе, 1Тадждикистане. Душанбе, 1984. Наимов М. Из воспоминания участников Вахш985. Саидмуродов Х.М. // О дружбе народов СССР с другими народами СССР. Душанбе, 1967.С. 71-90. Хамраев М. Развитие орошение земель советского Таджикистана. Душанбе, 1985.

²Русаков А.И. Рабочие двадцатипятидесятники в Таджикистане //Таджикистан в братской семье народов СССР. Душанбе, 1985.

¹ Абулхаев Р.А. Водохозяйственное строительство в Тадждикистане. Душанбе. 200... Гадоев Х. И семье единой и великой. Душанбе 1970. С.... Искандаров Б.И. Россия и Таджикистан. Душанбе, 1984. Масов Р.М. Помощь великого русского народа в построении социалистического общества. в Таджикистане //Торжество ленинской национальной политики в строя. // Ж. Ниегон « (« Наследие») 2012 12. Русаков А.И. Рабочие двадцатипятидесятники в Таджикистане. // Таджикистан в братской семье народов СССР. Душанбе, 1Тадждикистане. Душанбе, 1984. Наимов М. Из воспоминания участников Вахш985. Саидмуродов Х.М. // О дружбе народов СССР с другими народами СССР. Душанбе, 1967.С. 71-90. Хамраев М. Развитие орошение земель советского Таджикистана. Душанбе, 1985.

²Русаков А.И. Рабочие двадцатипятидесятники в Таджикистане //Таджикистан в братской семье народов СССР. Душанбе, 1985.

³ Богомолова К.А. Двадцатипятидесятники в Таджикистане. /Доклады АН Тадж. ССР. – Вып. 9. – 1953. – С. 11-19.

⁴См.: Масов Р.М. Помощь великого русского народа в построении социалистического общества в Таджикистане //Торжество ленинской национальной политики в Таджикистане. С. 101-104.

коргарони Русия дар Тоҷикистонро дар бар мегирад, аммо таҳқиқот яктарафа буда, ҳангоми таҳлили масъалаҳои алоҳида баҳои объективии муаллиф вучуд надорад, инчунин робитаҳои мавзӯӣ ва мантиқӣ мавҷуд нестанд. Муаллиф, зоҳиран, кӯшиши бештар додани маълумотро кардааст ва ба маъно ва ҷойгоҳи далелҳои инъикосёфта эътибор надидааст².

Саҳми муҳаққиқ Р.А. Абулҳаев дар соҳаи сохтмони хоҷагии об дар маҷмӯъ, алалхусус дар водии Вахш, сазовори таваҷҷӯҳ аст. Олим дар тадқиқоти худ маҷмӯи масъалаҳои марбут ба обёрии ин водиро омӯхта, масъалаҳои кӯмаки коргарони Русия, аз ҷумла биступанҷазориёнро ба мардуми тоҷик дар татбиқи барномаи хизб ҳангоми сохтмони Вахшстрой баррасӣ ва воқеъбинона фаро мегирад.

Муаллиф аз он ҷиҳат ҳақ аст, ки қувваи асоси системаи обёрии Вахш дар ибтидои солҳои сиюм аз қормандони муҳандисию техникӣ иборат буд, ки аз минтақаҳои марказии кишвар, пеш аз ҳама аз Федератсияи Русия ба сохтмон омадаанд³. Маълумоти муҳим дар бораи лоиҳаи обёрии водии Вахш дар асарҳои Қосимов А., Ҳамроев М. низ ҷой дорад⁴.

Дар асари Бобоева Х.Қ. "Иттиҳоди синфи коргар ва деҳқонони Тоҷикистон дар давраи сохтмони сотсиализм"⁵ масъалаҳои нақши пешбарандаи синфи коргарро дар татбиқи сиёсати коллективонӣ ва аз ҷиҳати ташкилӣ-иқтисодӣ мустаҳкам кардани хоҷагиҳои деҳқонӣ баррасӣ мешавад. Дар он таҷрибаи муборизаи ташкилоти хизбии Тоҷикистон барои мустаҳкам намудани иттифоқи синфи коргар ва деҳқонони меҳнатӣ дар давраи сохтмони сотсиализм ҷамъбаст гардида, нақши иттифоқи ду синфи дӯст дар рафъи нобаробарии синфӣ дар ҳаёти халқи тоҷик нишон дода шудааст. Дар робита ба масъалаи таҳқиқшавандаи хеш, муаллиф ёрии синфи коргар, аз ҷумла, бригадаҳои сарпараст ва биступанҷазориёнро ба деҳқонон дар давраи ҳассоси коллективонӣ ва саноатикунонии Тоҷикистон дар солҳои 1929-1932 бо мисолҳои ҷолиб нишон додааст. Муаллиф қайд мекунад, ки биступанҷазориён дар дигаргунсозии сотсиалистии кишоварзии ноҳияҳои Хучанд ва Қӯрғонтеппа саҳми калондоранд. Биступанҷазориён А.И.Уваров, П.А.Сухов, В.Казанников, П.А.Макаров, О.А. Евполова, П.Г.Безгин, К.С.Филчугин дар байни деҳқонон хеле машҳур буданд⁶.

Дар асари Гафурова Н. «К истории компартии Таджикистана (1924-1929гг.)»⁷ таърихи муборизаи Ҳизби Коммунисти Тоҷикистонро барои барқарорсозӣ ва рушди хоҷагии халқи ҷумҳурий дар давраи анҷоми мубориза ба муқобили босмачиён ва дар вақти гузаштан ба ҷумҳурии мустақил дар ҳаёти ИҶШС нишон дода шудааст.

¹ Гадоева Х. В семье единой и великой. Душанбе, 1970.

² Гадоев Х. Указ.соч. с. 156-163.

³ Абулҳаев Р. Вклад трудящихся советских республик в водохозяйственном строительстве и освоении новых земель в Таджикистане. С. 16.

⁴ Касимов А, Ҳамраев М. Развитие орошения земель советского Таджикистана. Д. 1985. С. 34.

⁵ Бабаева Х.К. Союз рабочего класса и крестьянства Таджикистана в период построения социализма. - Душанбе: Ирфон, 1974. 266с.

⁶ Богомоллова К.А. Двадцатипятилетники в Таджикистане /Доклады АН Тадж. ССР. – 1952. – Вып. 3. – С. 13.

⁷ Гафурова Н. К истории компартии Таджикистана (1924-1929гг.) . – Душанбе, 1963. -150с.

Муаллиф бо истифода аз адабиёт ва маводи бойгонии мавҷуда, дар бораи таҳкими давлатдорӣ шуравӣ дар Тоҷикистон, дар бораи афзоиш ва муттаҳидшавии ташкилотҳои ҳизбии ҷумҳурӣ, дар бораи афзоиши нақши пешбарандаи Ҳизби Коммунисти Тоҷикистон дар тамоми соҳаҳои иқтисод, ҳаёти сиёсӣ ва фарҳангии халқи тоҷик суҳан меронад. Дар асар баъзе масоили ёрии синфи коргар ба деҳқонон баррасӣ шудаанд.

Проблема инчунин диққати муаллифони Москва ба мисли О. Борисов, Розелфенд, В.М., Селутская¹ ва дигаронро ҷалб кардааст. Дар рафти инъикоси проблема дар асарҳои худ онҳо дар бораи биступанҷазориён далелҳои муайян оварданд. Масъала нисбатан васеътар дар мақолаи В.М. Селутская баррасӣ шудааст. Омӯзиш ва ҷамъбасти маъхазҳо ва адабиёти мавҷуда оид ба мавзӯи баррасишаванда ба муаллифи ин асар имкон дод ба хулоса ояд, ки то ба имрӯз, ба истиснои мақолаҳои инфиродӣ, ягон асари махсус ё таҳқиқоти илмӣ, ки проблема баррасишавандаро омӯхта бошад, вучуд надорад.

Бо назардошти гуфтаҳои боло ва аҳамияти амалии мавзӯи баррасишавандаро ба назар гирифта, муаллиф кӯшиш кард, ки проблемаро муфассалтар нишон диҳад. Азхудкунии заминҳои бекорхобидаи Тоҷикистон яке аз бузургтарин лоиҳаҳои даврони шуравӣ буд. Дар раванди сохтани обёрӣ ва азхудкунии истифодаи заминҳои нав, захираҳои азими моддию техникаӣ ва кадрӣ ҷалб карда шуданд. Пеш аз ҳама барои азхудкунии заминҳои бекорхобида корҳои омодагии васеъро пеш гирифтанд, ки дар натиҷаи он нақшаи ҷорабиниҳо оид ба ташкили хоҷагиҳои нав ва минтақаҳои маъмурии ҷанубии Тоҷикистон таҳия карда шуд. Таҷрибаи таърихӣ нишон медиҳад, ки маҷмӯи тадбирҳои сирф иқтисодӣ, ки дар ибтидо асосан ба рушди бахши кишоварзии иқтисодӣ нигаронида шуда буданд, оқибатҳои назарраси на танҳо иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ, балки демографиро низ ба бор оварданд.

Аз нуқтаи назари давлати соҳибхотӣ, азхудкунии заминҳои бекорхобидаро як лоиҳаи миллӣ ҳисобидан мумкин аст. Дар даврони шуравӣ дар Тоҷикистон аллакай таҷрибаи муайяне оид ба гузаронидани дигаргуниҳои азими иҷтимоӣ иқтисодӣ ҷамъ оварда шудааст. Беназирии лоиҳаи азхудкунии оммавии заминҳои бекорхобида ва корамнашуда аз афзоиши талабот ба маҳсулоти соҳаи кишоварзӣ дар Маҷмааи хоҷагии халқи Тоҷикистон ва равандҳои васеи кӯчонидан дар ҷумҳурӣ вобаста буд.

ТАВСИФИ УМУМИИ ДИССЕРТАТСИЯ

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳои илмӣ (лоиҳаҳо), мавзӯҳо. Таҳқиқоти диссертатсионӣ дар ҷорҷӯбаи татбиқи нақшаи дурнамои шуъбаи таърихи навтарини Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ ба номи А. Дониши Академияи миллии илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2021 дар мавзӯи “Таърихи халқи тоҷик, Қонуниятҳои умумӣ ва хусусиятҳои хоси раванди таърихӣ (*даврани муосир*)” омода гардидааст.

Объекти таҳқиқот – раванди коллективонӣ ва саноатикунонии Тоҷикистон дар солҳои сиёми асри XX мебошад.

¹Селуцкая В.М. Борьба КПСС за социалистическое преобразование сельского хозяйства. М., 1961.

Предмети таҳқиқот – фаъолияти биступанҷҳазориён ва бригадаҳои сарпараст дар ҷараёни сохтмони колхозӣ, обёрикунонии маҳалҳои кишвар ва сохтмони иншоотҳои саноативу маишӣ мебошад.

Асоси назариявӣ ва методологии рисоларо принципҳои муносибати мушаххаси таърихӣ ва фарогирии объективии равандҳои таърихӣ, таҳлили муқоисавии таърихӣ ва системавии илмӣ, муносибати ҳамаҷониба ба рӯйдодҳои таърихи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар он замон фарқ мекарданд, ташкил дод.

Методологияи таҳқиқот. Барои дар амал татбиқ намудани мақсади таҳқиқот дар раванди омӯзиши мавзӯи мазкур як қатор меъёрҳои илмӣ ва муносибатҳои методологӣ истифода гардидаанд. Истифодаи меъёрҳои илмӣ объективӣ ва таърихнигорӣ, инчунин таҳлили маҷмӯӣ, системавӣ ва муқоисавӣ барои инъикоси ҷараёни сохтмони колхозӣ ҷараёни сохтмони колхозӣ, обёрикунонии маҳалҳои кишвар ва сохтмони иншоотҳои саноативу маишӣ дар Тоҷикистон, хусусиятҳои муҳими раванди ба даст омадани иҷрои барномаҳои давлатӣ мусоидат намуданд. Дар рисолаи мазкур, инчунин бо истифодаи методҳои маърифатӣ инъикоси воқеаҳои ҳодисаҳои солҳои сиюми асри XX, муқоисаи равандҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ нишон дода шуданд.

Сарчашмаҳо. Пойгоҳи омӯзиши маъхазҳо васеъ ва гуногунҷабҳа мебошад, ки аз се гурӯҳи маъхазҳо иборат аст.

Ба гурӯҳи аввал ҳуҷҷатҳои Бойгонии марказии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва маводҳои бойгонии ҷорӣ гуногун дохил мешаванд, ки дар он ҳисобот дар бораи ташкилотҳои хоҷагии қишлоқи ҷумҳурӣ нигоҳ дошта мешаванд.

Маводҳои бойгонии Бойгонии давлатии таърихи навтарини Тоҷикистон (минбаъд - БДТНТ) дар омӯзиши масъала мавқеи хоса доранд. Ҳуҷҷатҳои ин бойгонӣ қарорҳоеро дар бар мегиранд, ки дар маҷлисҳои ҳам дастгоҳи олии маъмурии ҷумҳурӣ ва ҳам мақомоти маҳаллии шӯравӣ ва ҳизбӣ, инчунин ташкилотҳои сохтмонӣ ва муҳочиркунонӣ қабул шудаанд.

Ғайр аз ин, дар ин қор маводҳои Идораи Системаи обёрии Вахш (ИСОВ) ва Идораи Системаи обёрии Кофарниҳони поён (ИСОКП) аз бойгонии вилояти Хатлон оид ба обёрӣ ва азхудкунии заминҳо дар водии Караланг, Қарадум, дашти Ғароутӣ, Бешкент ва Ёвон-Обикииқ, инчунин совхозҳои водии Вахш гузоришҳо истифода шудаанд.

Ба гурӯҳи дуюм қарорҳои ҳизби коммунистӣ ва ҳукумат, протоколҳои маҷлисҳои мақомоти ҳизбию давлатӣ ва роҳбарияти хоҷагии об барои кӯчонидан, инчунин маводҳои анҷуманҳо ва пленумҳо оид ба фаъолияти мақомоти ҳизбӣ, обтаъминкунӣ ва муҳочиркунонӣ дар ташкили қорҳои обёрӣ ва азхудкунии заминҳои нав дар минтақаи омӯхташуда дохил карда шудаанд.

Ба гуруҳи дуюм инчунин маҷмуи маводу ҳуҷҷатҳои дар китоби “Из истории совхозного строительства в Таджикской ССР (1929-1970)”¹-ро низ шомил кардан бамаврид аст. Дар он муҳимтарин маводҳо аз бойгонӣҳои ҷумҳурӣ гирд оварда шудаанд, ки қисме аз онҳо ба мавзӯи мавриди таҳқиқ алоқаманд ҳастанд ва дар рафти қор муаллиф аз онҳо истифода намудааст.

¹Из истории совхозного строительства в Таджикистане (1929-1970гг.). - Душанбе: Ирфон, 1979. – 380с.

Ба гурӯҳи сеюм маводи бойи воқеӣ, ки муаллиф аз саҳифаҳои маҷаллаҳои ҷумҳуриявӣ «Ҳочагии кишлоки Тоҷикистон», «Колхозу совхозҳои истеҳсолии Тоҷикистон», «Кишоварзии сотсиалистӣ» ва рӯзномаҳои «Коммунист Тоҷикистани», «Тоҷикистони Шӯроӣ», «Комсомоли Тоҷикистон», «Тоҷикистони шуравӣ», факту рақамҳо аз рӯзномаҳои вилоятию минтақавӣ "Курган-Тюбинская Правда", "Коммунисти Қурғонтеппа", "Вахш", "Ҳақиқати Колхозобод", "Навиди Дӯстӣ", "Субҳи Ёвон" ба муомилоти илмӣ ворид карда шуданд.

Ҳадаф ва вазифаҳои омӯзиш. Ҳадафи таҳқиқот инъикоси илмии раванди ба Тоҷикистон омадани “биступанҷазорнафариён” ва саҳми онҳо дар рушди ҳочагии халқи Тоҷикистон мебошад.

Мувофиқи ҳадафи гузошташуда вазифаҳои тадқиқотӣ чунин муайян карда шуданд:

- тавсифи омадани биступанҷазориён ба Тоҷикистон ва шароити будубоши онҳо;
- муайян намудани саҳми “биступанҷазориён” дар рушди саноати кишвар;
- омӯзиши раванди ба деҳоти Тоҷикистон сафарбар намудани сарпарастон;
- омӯхтани саҳми сарпарастон дар баланд бардоштани сатҳи маҳсулнокии колхозу совхозҳо;
- муайян намудани шумора ва ҳаёти иҷтимоии сарпарастон;
- таҳқиқи раванди муносибати сарпарастон бо аҳолии маҳаллӣ;
- муайян намудани душвориҳо дар раванди мутобиқшавии сарпарастон ба шароити маҳалҳо.

Навоарии илмӣ рисола дар он аст, ки он а) раванди ба Тоҷикистон омадан ва ҷобачокунии “биступанҷазориён” ва бригадаҳои сарпараст нишон дода мешавад; б) саҳми онҳо дар рушди саноати кишвар муайян карда мешавад; в) нақши “биступанҷазориён” дар рушди соҳаи аграрии Тоҷикистон инъикос меёбад; г) бори аввал ба муомилоти илмӣ маводи нави бойгонӣ ворид мешавад, ки саҳми “биступанҷазориёнро” дар равандҳои иншооти обёрӣ ва азхудкунии заминҳои нав дар ҷумҳурӣ, бахусус дар водии Вахш, инъикос мекунад; д) хусусиятҳо ва мушкилоти ин марҳила муайян карда мешавад.

Аҳамияти амалии омӯзиш. Натиҷаҳои таҳқиқот метавонанд дар омӯзиши рушди иқтисодиёти Тоҷикистони шуравӣ дар солҳои 30-уми асри XX аз нигоҳи нав истифода шаванд. Чун дар замони истиқлолияти давлатӣ яке аз аввалин ҳадафҳои асосии ҳукумат расидан ба бехатарии озукворӣ ва ҳадафи ҷоруми он саноатикунони кишвар мебошад, барои самаранок истифода бурдани замин ва идоракунии ин раванд таҷрибаи “биступанҷазориён” ва сарпарастони солҳои 30-уми асри XX метавонад муфид бошад.

Чаҳорҷубаи хронологии таҳқиқот солҳои 30-уми асри XX-ро дар бар мегирад. Чун маҳз дар ҳамин давра “биступанҷазориён” ва бригадаҳои сарпараст ба Тоҷикистон омада, дар рушди иқтисодиёти ҷумҳурии мо саҳми сазовор гузоштанд.

Саҳми шахсии муаллиф дар натиҷагирии мавзӯ дар он ифода меёбад, ки ӯ дар асоси ҳуҷҷатҳои манбаъҳои муътамад, шумораи зиёди асарҳои нашргардида ва матбуоти даврии солҳои 1930-уми асри XX доир ба чараҳои

сохтмони колхозӣ, обёрикунонии маҳалҳои кишвар ва сохтмони иншоотҳои саноату маишӣ дар Тоҷикистон, саҳми “биступанҷазориён” дар татбиқи ин лоиҳаҳо бори нахуст дар таърихи ватанӣ таҳлили маҷмӯи таҳқиқоти мазкурро анҷом додааст. Дар натиҷаи омӯхтани сарчашмаҳои гуногун муаллиф онҳоро дар маҷмӯъ таҳлил намудааст.

Аҳамияти назариявии таҳқиқот. Бори аввал бо чунин шакл ва мазмун дар асосии таҳлили доираи васеи ҳуҷҷатҳои расмӣ раванди ба Тоҷикистон омадан ва саҳм гирифтани “биступанҷазориён” ва бригадаҳои сарпараст дар сохтмони ҷомеаи нав дар ҷумҳурӣ, мавриди таҳқиқ қарор гирифта, таҷрибаи ҳамкории созандаи халқҳо нишон дода шудааст, ки аҳамияти калони илмӣ-назариявӣ дорад.

Аҳамияти амалии таҳқиқот. Маводи диссертатсия дар раванди таълим барои омӯзиши таърихи иҷтимоӣ-иқтисодии Тоҷикистони шӯравӣ, таърихи ба амал баровардани лоиҳаҳои беназир дар шароити солҳои сиюми асри XX дар ҷумҳурӣ аҳамияти муҳиму хосса дорад. Хулосаҳои таҳқиқот ва таҳлилҳои илмӣ дар рисола ҷойдошта барои нишон додани воқеияти солҳои сиюми асри XX, инчунин аз ҷониби омӯзгорони фанҳои ҷомеашиносӣ низ метавонанд мавриди истифода қарор дода шаванд.

Татбиқи натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ. Диссертатсия дар кафедраи таърихи халқи тоҷики Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Н. Хусрав ва шуъбаи таърихи муосири Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А. Дониши АМИТ омода ва муҳокима гардида, барои ҷимоя тавсия шудааст. Хулосаҳо ва натиҷаҳои таҳқиқоти илмӣ дар шаш мақолаи илмӣ муаллиф дарҷ гардидаанд.

Шумора ва тавсифи интишорот. Маҷмӯи асосии диссертатсия дар 6 мақола, аз ҷумла 4 мақола дар маҷаллаҳои илмӣ тақризшавандаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва КОА назди Вазорати илм ва таҳсилоти олии Федератсияи Россия таҷассум ёфтааст.

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия дар ҳаҷми 156 саҳифаи матни компютерӣ таълиф гардида, аз муқаддима, ду боб, панҷ зербоб, хулоса, рӯйхати адабиёти истифодашуда таркиб ёфтааст. Рӯйхати адабиёти истифодашуда 150 номгӯйро фаро мегирад.

МУНДАРИҶАИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ

Дар муқаддима мубрамияти мавзӯи диссертатсионӣ асоснок гардида, дараҷаи коркарди он, мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот, доираи хронологӣ ва ҷуғрофӣ, услуб ва усули коркарди мавзӯ мушаххас гардида, аҳамияти назариявӣ ва амалии кор, манбаъҳо ва навгонии илмӣ таҳқиқот, инчунин муқаррароти асосии ба ҷимоя пешниҳодшаванда муайян шудааст.

Боби якуми диссертатсия “**Ёрии “биступанҷазориён” ба халқи Тоҷикистон дар сохтмони ҷомеаи нави сотсиалистӣ (1929-1937)**” ном дошта, аз ду параграф иборат аст.

Дар параграфи аввали ин боб “**Ба Тоҷикистон омадани коргарони рус – биступанҷазориён ва бригадаҳои сарпараст**” масъалаҳои марбут ба омадани биступанҷазориён ба Тоҷикистон, ҷобачогузориҳои онҳо ва масъалаҳои марбут ба тақсмоти онҳо ба корхонаву муассисаҳо ва колхозу совхозҳо баррасӣ гаштаанд.

Қайд мешавад, ки баъди он ки округи Хучанд ба ҳайати ҶМШС Тоҷикистон дохил шуд, 1 октябри соли 1929 миқдори умумии хоҷагиҳои коллективӣ дар ҷумҳурӣ ба 209 адад расид, ки онҳо 2888 хоҷагиро муттаҳид мекарданд.

То ин сол ба хоҷагиҳои коллективӣ бештар деҳқононе дохил мешуданд, ки онҳо дар ҳақиқат аз ҷумлаи бечорагон буданд ва барои пеш бурдани хоҷагии худ имконият надоштанд. Бо ҳамин сабабҳо онҳо мӯҳтоҷи ҳаргуна кӯмак буданд.

Аз ин рӯ, дар соли 1929 роҳбарияти ҷумҳуриҳои Осиёи Миёна, аз ҷумла ҶШС Тоҷикистон ба ҳукумати иттифоқ муроҷиат карданд, то коргарони ботачрибаро барои расонидани ёри амалӣ фириштад. Баъдтар, 3 ташкилоти хизби коммунистии вилояти Москва ба меҳнаткашони Москва, Ленинград, Иваново-Вознесенск муроҷиат карда, хоҳиш карданд, ки ба деҳқонон дар коллективонидан ва азнавсозии хоҷагии қишлоқ кумак расонанд. Коргарони корхонаҳои насочии Иваново-Вознесенск ва Москва аввалин шуда дар посух ба даъвати пахтакорон дар бораи кумак хоҳиши худро иброз доштанд.

Тирамоҳи соли 1929 як ҳайат ба Осиёи Миёна фиришода шуд, ки дар таҳияи лоиҳаи шартномаи мусобиқаи сотсиалистии байни коргарони бофандагӣ ва деҳқонон ширкат варзид. Пас аз гузаронидани корҳои зарурии омодагӣ дар моҳи ноябри соли 1929, дар Москва пленуми Кумитаи Марказии Ҷизби Коммунистии Умумии Иттифоқ (болшевикон) баргузор гардид, ки дар он вазифаҳои расонидани ёри амалӣ ба деҳқонони Осиёи Миёна, хусусан пахтакорон, муайян карда шуданд.

10 апрели соли 1930 қатори Тошканд-Сталинобод ба пойтахти Тоҷикистон омад. Вақте ки саф ба платформа наздик шуд, оркестри низомӣ ба навохтани "Интернатсионал" шурӯъ кард. Роҳбарони ҷумҳурии ҷавони тоҷик, кормандони идораҳои давлатӣ, низомиён, садҳо деҳқони оддӣ ва чанд коргари дигари корхонаҳои шаҳр ба истикболи ин қатори ғайриоддӣ ба истгоҳ омада буданд.

Ҳамин, ки қатора боз истод, садҳо нафар аз он берун омаданд. Инҳо асосан ҷавонписарон ва духтароне буданд, ки бо қарори ҳукумати ИҶШС ба Тоҷикистон ҳамчун ташкилотчиёни истехсолот ва пешвоёни ҳаракати колхозӣ омада буданд. Корхонаҳои бофандагии Москва ба ноҳияҳои пахтакори Осиёи Миёна 789 нафар беҳтарин намояндагони хешро фиришоданд. Танҳо аз Москва 150 нафар коргарони корхонаҳои "Трехгорная мануфактура", "Гули сурх" ва "Коммунаи Париж" барои кӯмак ба Тоҷикистони бародар барои кӯмак ба Тоҷикистони бародар фиришода шуданд.

Дар давоми солҳои 1930-1931 150 нафар аз биступанҷазориён ба Тоҷикистон омаданд, ки онҳо дар бунёди низоми колхозӣ саҳми арзанда гузоштанд. Бо таъсиси ҶШС Тоҷикистон дар Тоҷикистон сохтмони азими колхозӣ оғоз ёфт, ки барои кумак ба кишоварзони тоҷик дар татбиқи ин чорабиниҳои азим Комитети Марказии ВЦПС ва Ҳукумати Иттифоқ қарор қабул карданд, ки ба ҷумҳурии мо гурӯҳи калонро аз биступанҷазориёни Русия фиристанд.

Дар нимаи аввали соли 1930 гурӯҳи аввали онҳо, ки иборат аз 87 нафар буданд, омаданд¹. То охири сол онҳо 115 нафар буданд, ки ба бисёр минтақаҳои кишоварзии ҷумҳурӣ паҳн шуданд. Баъзеи онҳо дар шаҳрҳо тақсим карда мешуданд. 38 нафар ба кори идоракунии колхозҳо ва 28 нафар ба иттиҳодияҳои колхозҳо ва 21 нафар ба корҳои дигари деҳот фиристода шуданд². Меҳнатқашони пешқадами марказҳои саноатии мамлакат - биступанҷазориён ба деҳқонони тоҷик дар кори дигаргунсозии сотсиалистии хоҷагии қишлоқ ёрии калони ташкилӣ ва техники расонданд.

Пленуми Комитети Марказии ВКП (б), ки моҳи ноябри соли 1929 баргузор гардид, ба ин ҳаракати ватандӯстонаи коргарон замина гузошт. Дар қарори пленум чунин навишта шуда буд: «... ба ғайр аз мунтазам тақвият додани ҳаракати колхозӣ аз ҷониби қувваҳои роҳбарикунандаи ҳизби коммунистӣ, дар моҳҳои наздик барои кор дар колхозҳо, стансияҳои машину тракторӣ, иттиҳодияҳои истеҳсолӣ ва ғайра ба деҳот фиристодани биступанҷазориён, коргароне, ки таҷрибаи кофии ташкилӣ ва сиёсӣ доранд, дар назар аст. " Бо даъвати ҳизби коммунистӣ тақрибан 150 нафар коргарон аз марказҳои саноатии Русия ба Тоҷикистон рафтанд. Инҳо асосан коргарони корхонаҳои "Трехгорная Мануфактура" -и Москва ба номи Ф.Е.Дзержинский, Ғалабаи Пролетарӣ », « Байрақи Сурх », « Глуховская », « Яхрома », ба номи В.И.Ленин, ки дар минтақаҳои пахтакори ҷумҳурӣ сарпарастӣ мекарданд. Дар байни 93 фиристодашудаи "Трехгорная мануфактура" коммунистон С.С.Косырев, О.Н.Евполова, Семён Басагин ва дигарон буданд, ки ба отряди биступанҷазориён сарварӣ мекарданд.

Деҳқонон ба маҳорати ташкилотчигӣ ва меҳнати монданашиавандаи коргарон П.Ю.Носков, А.И.Уваров, П.А.Сухов, А.М.Макаров, А.В. Русаков қоил буданд. Намояндагони заводҳо ва фабрикаҳои насосҳои Москва, Иваново-Вознесенск, Коломна дар солҳои ислоҳоти кишоварзии сотсиалистӣ дар ҷумҳурӣ дар таҳкими иттиҳоди коргарон ва деҳқонон нақши истисноӣ доштанд, барандаи сиёсати аграрии ленинии Ҳизби коммунистӣ буданд. Аз ҷумлаи фиристодагони ҳизб Сергей Косирев дар ноҳияи Арал (Куйбишев, Ҷомӣ), Крупинин дар Конибодом, А.И. Уваров дар Исфара кор карданд.³

Баҳори соли 1930 Тоҷикистон боз 100 нафар биступанҷазориёнро қабул кард. Аз онҳо 38 нафар ба корҳои роҳбарии колхозҳо, 28 нафар ба иттиҳодияҳои соҳавии колхозҳо, 21 нафар ба дигар соҳаҳои хоҷагии қишлоқ сафарбар карда шуданд.

Ин маъракаи муҳими давлатӣ – ба ҷумҳуриҳои иттифоқӣ фироистодани мутахассисони соҳибтаҷриба аз маркази мамлакат, имкон дод, ки заводу фабрика, дигар корхонаҳои саноатӣ, колхозу совхозҳо бо мутахассисони варзида ва ташкилотчиёни моҳир таъмин карда шаванд. Яке аз омилҳои муҳими татбиқи се барномаи мухташами давлати шӯравӣ - саноатикунонӣ, коллективонии соҳаи аграрӣ ва сохтмони маданӣ дар Тоҷикистон, ин ширкати биступанҷазориён дар ин маъракаҳо буд.

¹ БДТНТ. Ф.3, оп. 5, д. 648, л. 33.

² Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана. - Т. 1. - С. 10.

³ Богомолова К.А. Двадцатипятилетие в Таджикистане /Доклады АН Тадж. ССР. – 1952. – Вып. 3. – С. 13; Энциклопедия Советии тоҷик. Ҷилди 1. Душанбе, 1978. С. 456.

Қисмати дуёми боби аввал “Саҳми “биступанчҳазориён” дар рушди саноати Тоҷикистон” номгузорӣ шуда, дар он саҳми биступанчҳазориё дар сохтмони корхонаҳои саноатӣ дар ҷумҳурӣ нишон дода шудааст. Саҳми шахсони алоҳида дар рисола қайд шудааст.

Ихтиёриёни корхонаҳои саноатии ҶСФШР дар соҳаи иҷрои вазифаҳои иқтисодӣ ва сиёсӣ корҳои зиёдеро ба анҷом расониданд. Коргарони бригадаҳои сафарбаршуда, коргарон аз шаҳрҳои Москва ва Иваново-Вознесенск, ки ноҳияи Хучандро сарпарастӣ карданд, тавассути ташкили ва сеи корҳои фаҳмондадихӣ дар ташкили рушди колхозҳо ёрии мушаххас расонданд ва афзалиятҳои системаи колхозиро бо мисолҳои мушаххас нишон доданд. Оқибати кори бригадаҳои Ҳизби аён буд. Танҳо дар як моҳ, январи 1930, шумораи колхозҳо дар ҷумҳурӣ аз 251 ба 400 ва шумораи хоҷагиҳои деҳқонии муттаҳидшуда аз 5421 ба 15117, яъне се маротиба афзуд.

Қисмати зиёди биступанчҳазориён дар корҳои колхозӣ ва Ҳизбиво давлатӣ муваффақ шуда, тақдири хешро бо Тоҷикистон пайвастанд. “Масалан, А.Н. Макаров корманди кумичроияи ноҳияи Фарҳор, коргари дигари фабрикаи “Трехгорная мануфактура” О.А. Евполова корманди кумитаи Ҳизбии ноҳияи Файзобод, собиқ коргари фабрикаи “Красная роза” Ф.Ф. Федоров корманди Кумитаи Марказии Ҳизби Коммунисти Тоҷикистон шуданд”.¹ Яке аз биступанчҳазориён, коргари фабрикаи “Трехгорная Мануфактура”, вакили Шӯрои Олии ҶШС Тоҷикистон Алексей Макаров, бинокор ва ташкилотчии фаъоли заводҳои пахтадозакунии Тоҷикистон буд.

Ихтиёрии дигар Н.Д.Свириденко буд, ки пас аз хатми факултаи муҳандисӣ ва мелиоративии Донишгоҳи давлатии Осиеи Марказӣ соли 1929 бо гурӯҳи биступанчҳазориён ба Тоҷикистон омада буд. Баъд, вай ирригатори барҷастаи ҷумҳурӣ гардид. Н.Д. Свириденко чунин мутахассисони намоён ба мисли А.П.Пахомов, Д.А.Кузнецов, А.А.Запольский, П.Ф.Иванов, В.А.Стариков ва бисёр дигаронро тарбия кардааст. Номи ӯ бо таърихи коллективонидани хоҷагии кишлоқи Тоҷикистон, таърихи қариб ҳамаи иншооти бузурги ирригатсионӣ, аз ҷумла системаи обёрии Вахш дар солҳои пеш аз ҷанг алоқаманд аст.

Ба туфайли кумаки фаъолонаи ҳамҷонибаи синфи коргари Русия, алахусус биступанчҳазориён ва бригадаҳои сарпараст, дар тӯли нақшаи аввали панҷсола дар Тоҷикистон 17 корхонаи бузурги саноатӣ, аз ҷумла комбинати абрешими Хучанд, фабрикаи пиллакашии Душанбе, корхонаҳои коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, роҳҳои асосӣ ва иншоотҳои гидротехникӣ сохта ба истифода дода шуданд.

Намояндаи биступанчҳазориён ихтиёрии дигар духтари ҷавони москвӣ, мутахассис Мария Власова, узви биступанчҳазориён буд, ки дар оғози соли 1930 аз Москва ба Тоҷикистон омад.

Он солҳо дар комбинати абрешими Хучанд байни коргарони тоҷик ва рус дӯстӣ барқарор шуда буд. Дар байни онҳо, махсусан муҳандис П.Т.Малигин, нақшакаш Б.Г.Косенков, рангмол А.Н.Шумов, бофандагон Д.М.Макаров, Г.К.Тихонов, камишчӣ Т.Е.Поляков, сардор Н. С.Шелукин,

¹ Дар ҳамон ҷо. – С. 19.

печдорҳо Н.Сергеева, З.Рубцова, коргарони печдор П.А.Грибов, Е.Н.Рубцов ва дигар мутахассисони истеҳсоли абрешим буданд.

То таъсиси ҶШС Тоҷикистон дар соли 1929 дар Тоҷикистон роҳҳои оҳан набуд. Борҳоро аз як ҷо ба ҷои дигар бо аробаҳо, аспҳо мерасонданд, ки вақти зиёд ва меҳнати ҷисмониро талаб мекарданд. Масалан, сафар аз Ғузор то Душанбе ниҳоят душвор буд. Дар баробари ҳамворӣ, пайроҳаҳо, аз байни анбӯҳи қамиш, корвонҳои 200-300 ва баъзан то ҳазор шутур дар шохроҳи Ғузор -Душанбе дар масофаи 290 километр ҳамеша бо амният пайравӣ мекарданд. Шутурҳо тамоми сафарро дар ҳавои хуб дар тӯли 12-13 рӯз тай мекарданд. Ин вазъ корро дар Вахшстрой ба таври ҷиддӣ суст кард.

Борҳои калону вазнин тавассути Амударё ба ҷумхурӣ, аз ҷумла водии Вахш, ворид мешуданд. Барои аз Панҷ ба маркази Вахш, ки дар он ҷо Вахшстрой ҷойгир карда шуда буд, интиқол додани бор лозим буд. Мошинҳои тамғаҳои гуногун, ҷубу тахта, семент, экскаваторҳо, булдозерҳо, скреперҳо ва дигар таҷҳизот аз Русия ба Тоҷикистон тавассути дарё меомадаанд¹.

Аз ин рӯ, зарурати ғаврӣ барои сохтани роҳи оҳани танг (узкоколейка) аз Панҷи Поён то маркази Вахшстрой - Сарбанд ба миён омад. Дар сохтмони ин роҳ мутахассисоне, ки аз Русия дар ҳайати биступанҷазориён омада буданд меҳнат мекарданд. Дар байни онҳо мутахассисони ҷавон С.Мирошниченко, Д.Гофман, С.Калижнюк, коргарони бомаҳорат В.Коночкин, В.Ткачева ва дигарон буданд. Бригадаи ҷавонони Русия бо сардории муҳандиси ҷавон С.Мирошниченко сохтмони тамоми хатти роҳи оҳани тангро ба зимма гирифт. Роҳбари сохтмон аз байни аъзоёни бригада мутахассиси ҷавон – инженер Толстопятов интихоб шуда буд. Сохтмон бо муваффақият анҷом дода шуд. Минбаъд Вахшстрой маҳсулот ва техникаи лозимаро саривақт мегирифт.

Қисмати сеюми боби аввал ба масъалаи **“Ёрии биступанҷазориён” ва бригадаҳои сарпараст дар бунёди совхозҳо ва колхозҳо** бахшида шудааст.

Таърихи ёрии бародаронаи халқи рус ба тоҷикон дар ташкили сохти колхозӣ дар ҷумхурӣ яке аз саҳифаҳои аҷоиб ва пуршараф дар солномаи дӯстӣ ва ҳамкориҳои халқҳои Тоҷикистон ва Русия мебошад. Бо қарори пленуми ноябри КМ ҲКУ (б) дар бораи ба деҳот фиристодани 25 ҳазор коргари дорой таҷрибаи кофии кор дар истеҳсолот дар сохтмони колхозӣ дар нимаи аввали солҳои 30-юм 87 нафар аз биступанҷазориён ба Тоҷикистон омадаанд ва дар давраи 1930-1931- 150 нафар². Онҳо муҳандисон, техникҳо, ирригаторҳо, гидротехникҳо, агрономҳо, геодезистҳо ва дигар мутахассисонро дар бар мегирифтанд. Ихтиёриён асосан ба минтақаҳои пахтакори ҷумхурӣ фиристода шуданд.

Биступанҷазориён аз рӯзҳои аввали кори худ дар колхозу совхозҳо ва стансияҳои тракторӣ-трактории ҷумхурӣ ғайолияти амалии худро оғоз намуданд. Меҳнаткашонии Россия бо руҳбаландии калон ба коркунони хизбӣ, Шӯроӣ ва хочагӣ, роҳбарони колхозу совхозҳо дар кори барпо намудани

¹ Золотая долина.-Душанбе, 1984.-С.66

² Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана. - Т.1. - С. 210.

колхозҳо, чалб намудани деҳқонон ба кори коллективона дар хоҷагии кишлоқ, дар истехсолот истифода бурдани технология ва тайёр кардани кадрҳо аз ҷумлаи деҳқо-нони маҳаллӣ шуруъ карданд.

Ба ҳаракати оммавии колхозӣ аз ҳама бештар минтақаҳои водӣ, пеш аз ҳама минтақаҳои пахтакор омода шуданд, ки заминаи мустаҳками моддию техникӣ доштанд. Инҳо Арал, Сарой-Камар, Қурғонтеппа, Хучанд ва дигар минтақаҳо буданд, ки шумораи нисбатан бештари хоҷағихоро дар бар мегирифтанд. То ибтидои соли 1930 дар ҷумҳурӣ ҳаракати азими колхозӣ вуҷуд ёфт, то аввали моҳи феввали соли равон зиёда аз 15 ҳазор хоҷағихои деҳқонии хусусӣ коллективонида шуданд¹. Дар ин ҳаракат, саҳми биступанҷазориён ва бригадаҳои сарпараст, ки ҳангоми омадан ғайолияти худро дар корҳои фаҳмондадихӣ дар байни кишоварзон пурзӯр карданд, назаррас буд.

Аммо, дар маҷмӯъ, дар ҷумҳурӣ суръати коллективонидан суст буд ва ноҳияҳои ҷумҳуриро фаро нагирифта буд. Вобаста ба ин, ёрӣ ба колхозҳо пурзӯр карда мешуд. Аз ҷумла, колхозҳо аз давлат қарз ва имтиёзҳои зиёди андоз гирифтанд².

Ҳамзамон бо таъсиси хоҷағихои деҳқонӣ коргарони Русия ба пайдоиши чунин як шакли самарабахш - иттифоқи синфи коргар ва деҳқонон, ба монанди сарпарастии коллективҳои коргарон нисбат ба деҳқонон, кӯмак карданд. Дар ташкили чунин иттиҳодияҳо дар минтақаҳои қафомондатарини ҷумҳурӣ аҳамияти махсус дода шуд.

10 декабри соли 1929, Комитети Марказии Ҳизби Коммунистии (болшевикони) Тоҷикистон «Дар бораи нақшаи сохтмони колхозӣ барои солҳои 1929/30» қарор қабул кард³.

Сохтмони совхозҳо дар Тоҷикистон дар давраи коллективонии хоҷагии кишлоқ сар шуд. Ин кор дар вазъияти фавқулодда душвори тезутундшавии муборизаи синфӣ мегузашт. Боқимондаҳои феодалҳо ва бойҳои кишлоқ ба тараққӣ ёфтани ҳам колхозҳо ва ҳам совхозҳо бо тамоми қувва монё мешуданд. Агар дар ноҳияҳои марказӣ аввалин совхозҳо асосан дар мулкҳои собиқи бойҳо ташкил ёфта бошанд, дар Тоҷикистон совхозҳо дар заминҳои тамомам ҳолӣ, дар шароити набудани миқдори дарқории қувваи коргарӣ, роҳҳо, масолеҳи бинокорӣ ва мутахассисони зарурӣ барпо карда мешуданд.

Ташкилоти ҳизбии Тоҷикистон душворихоӣ мавҷударо бартараф карда, дар бобати дар ҷумҳурӣ ташкил кардан ва тараққӣ додани совхозҳо кори зиёде мегузаранд.

Совхозии «Данғара» намунаи пеш бурдани хоҷагии калони сотсиалистӣ гардид, ба рафти коллективонӣ дар ноҳияҳои ҷанубӣ-шарқии Тоҷикистон ва ба меҳнати коллективона чалб намудани деҳқонон таъсири калон расонд.

Соли 1931 дар ҳудуди Тоҷикистон 27 совхоз буд, ки онҳо 34 ҳазор гектар киштзор доштанд.⁴ Майдони кишти совхозҳои пахтакорӣ аз 300 гектаре, ки

¹ БДТНТ. Ф.3, оп. 5, д. 648, л. 33

² Ҳамон ҷо.

³ История таджикского народа. Т. 5. С. 549.

⁴ БДТНТ, ф. 3. Р. 1, д. 112, в. 2.

соли 1929 буд, соли 1931 ба 11 ҳазор гектар расид. Ҳукумати шӯравӣ барои инкишоф додани сохтмони совхозҳои ҷумҳурӣ маблағу воситаҳои калон ҷудо мекард. Масалан, дар чор соли панҷсолаи (якум ба сохтмони совхозҳо бештар аз 6 миллиону 600 ҳазор сум сарф карда шуд. Дар як ҳафта соли 1932 маблағгузори асосии совхозҳо 2 миллиону 5 ҳазор сум (бо пули нав) буд.

Дар аввали соли 1930 ба Тоҷикистон боз 12 бригадаи дигар омад, ки онҳо асосан ба минтақаҳои пахтакори ҷумҳурӣ фиристода шуданд: 5 бригада ба Кӯлоб, 3 бригада ба Қӯрғонтеппа ва 4 бригада ба Ҳисор фиристода шуданд¹. Онҳо ба мақомоти ҳизбӣ ва хоҷагӣ дар пешбурди корҳои сиёсӣ ва иқтисодӣ, махсусан дар маърақаҳои кишукори баҳорӣ ёрии калон расонданд. Дар ҷараёни сохтмони колхозӣ дар Тоҷикистон, инчунин дар дигар минтақаҳои ИҶШС, дар раванди ташкили хоҷагиҳои коллективӣ ба хатогиҳои дағалона ва таҳрифоти сиёсати ҳизб роҳ дода шуданд. Дар ин бобат бригадаҳои сарпараст дар шарҳи сабабҳои қачравии сиёсати ҳизб дар сохтмони колхозии Тоҷикистон нақши муҳим доштанд. Онҳо саъю кушиши зиёдеро ба харҷ доданд, ки на танҳо роҳбарони органҳои маҳаллии ҳизбӣ, Шӯроӣ ва хоҷагӣ, балки оммаи деҳқонон ҳам сиёсати ҳизбро дар ташкили тараққиёти колхоз дуруст фахманд.

Натиҷаи заҳмати бригадаҳои сарпараст ва биступанҷазориён буд, ки дар навоҳии кишвар колхозҳои номӣ пайдо шуданд. Яке аз чунин колхозҳо дар деҳаи Ошоб буд, ки дар ноҳияи Ашт воқеъ аст. Ошоб дар якҷанд даҳсола аз як деҳаи хурди қафомонда ба яке аз марказҳои бузурги истеҳсоли пахта табдил ёфт. Низоми колхозиро дар оғоз мардуми ин деҳа хуш қабул надоштанд ва гузашти вақт маълум гардид, ки ин низом маҷрои зиндагии онҳоро ба самти мусбӣ тағйир хоҳад дод.

Бригадаҳои сарпараст ва биступанҷазориён дар якҷоягӣ бо корҳои ташкилӣ ва хоҷагӣ дар ташкили корҳои фарҳангии маърифатӣ дар колхозҳо машғул буданд, барои деҳқонон нуқтаҳои барҳам додани бесаводӣ, баланд бардоштани сатҳи маърифати умумӣ, сиёсӣ ва фарҳангии деҳқононро ташкил мекарданд, маърузаҳо мекарданд, филмҳои аз Русия овардашонро намоиш медоданд, дар ташкили гурӯҳҳои кӯмак мерасонданд баромадҳои ҳаваскорон, рӯзномаҳои деворӣ нашр карданд, дар кушодани боғчаҳо, яслиҳо ва ғайра кӯмак карданд. Онҳо бо қору амали худ дар байни колхозчиён, коргарони совхозҳо ва МТС обрӯи калон пайдо кардаанд.

Котиби якуми КМ ҲК Тоҷикистон М.Д. Ҳусейнов ба фаъолияти С.Ю. Чекунов, ки он замон дар вазифаи муовини раиси колхозии «Иҷтимоиёт»-и ноҳияи Ҳисор кор мекард, баҳои баланд дод. «Чекуновро, ки аз Москва омадааст, нигоҳ кунед, - гуфт ӯ, - шумо медонед, ки деҳқонон ӯро чӣ гуна дӯст медоранд. Ман шахсан бо деҳқонон суҳбат кардам ва онҳо хоҳиш карданд, ки ҳама корро бикунем, то Чекунов аз мо наравад. Чекунов бо корҳои шоёни

¹ Очерки истории Компартии Таджикистана. Т. 1 С. 109.

тахсин ва сифати кордонии худ дар ҷумҳури шухрат пайдо карда, дар байни деҳқонон обрӯи калон дорад¹.

Дар бораи ёрии беғаразонаи бародаронаи намояндагони халқи рус ба деҳқонони тоҷик дар дигаргунсозии соҳаи кишоварзӣ, раиси колхозии Ленини ноҳияи Ҳисор И.Ҳамзаев ва инженерии ин хоҷагӣ дар рӯзномаи «Коммунист Таджикистана» чунин навиштаанд: «Бисёр колхозчиён, хусусан насли калонсол, онҳоеро нағз дар хотир доранд, ки дар душвортарин давраи ташкили колхозҳо аввалин шуда ба мо дасти бародарона доданд, на танҳо механизаторони аъло омода карданд, балки инчунин одамони рӯхияи баланддошта, ҷавонони шуълавари Ватанро омода кардаанд².»

Хулоса, мо бо итминони комил гуфта метавонем, ки дар амалӣ сохтани барномаи давлатии коллективонии соҳаи аграрӣ дар Тоҷикистон саҳми биступанҷазориён ва бригадаҳои сарпараст ниҳоят калон буд.

Боби дуҷуми диссертатсия **“Нақши “биступанҷазориён” ва бригадаҳои сарпараст дар азхуднамоии водии Вахш ва дигар иншооти ирригатсионӣ”** номгузори шудааст.

Дар параграфи якуми он **“Ширкати “биступанҷазориён” ва бригадаҳои сарпараст дар сохтмони “Вахшстрой”** меҳнати диловаронаи биступанҷазориён ва бригадаҳои сарпарастро баррасӣ менамояд.

15 сентябри соли 1931 сохтмони азими системаи обёрии Вахш оғоз ёфт, ки онро "Вахшстрой" меноманд. Вахшстрой лоиҳаи сохтмони умумииттифоқӣ эълон карда шуда, ба рӯйхати 150 иншооти махсусан муъими ИЛШС, ба мисли Уралмаш, Днепрогес, комбинати металлургияи Магнитогорск, заводи тракторсозии Сталинград, заводҳои автомобилсозии Горький ва сохтмони роҳи оҳани Туркистону Сибир (Турксиб) дохил карда шуд. Аҳамияти ин лоиҳа барои Давлати Шӯравӣ далели он аст, ки Вахшстрой дар Маскав намояндагии доимӣ дошт, зеро барои зудтар ба итмом расонидани он ӯмагон шавқманд буданд. Арзиши лоиҳавии сохтмон 155,7 миллион рублро ташкил дод, ки он вақт маблағи ниёоят калон буд³.

Далели он, ки Вахшстрой ба қатори лоиҳаҳои афзалиятноки ИЛШС шомил шуда буд, хидмати бузурги раиси Кумитаи иҷроияи марказии ҶШС Тоҷикистон Нусратулло Махсум мебошад. Дар ҳоле, ки ҳанӯз раҳбари Ҷумҳурии Автономии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон буд, дар мурочиатҳои чандинкаратаи худ ба раҳбарияти шӯравӣ ва шахсан ба Сталин ӯ зарурати азхудкунии заминҳои биёбони Вахшро матраф карда, набудани зарурати ислоҳоти заминро таъкид мекард, заминҳои навқорам дар ихтиёри давлат буданд. Ислоҳоти замин, ки дар он солҳо дар дигар минтақаҳои Тоҷикистон гузаронида шуда буд, бо муҳолифати шадиди заминдорон дучор омад, ки намехостанд заминро ба ғойдаи деҳқонони безамин тақсим кунанд.

"Вахшстрой"-ро ташкилотчиёни воқеан боистеъдод - "биступанҷазориён" роҳбарӣ мекарданд, ки аз шахрҳои мухталифи Русия, Украина, Белоруссия бо дастури комсомолони болшевик омада буданд. Назоратчиёни участкаи сохтмон И.

¹ БДТНТ. Ф. 3, оп. 1, д. 103, л. 49.

² «Коммунист Таджикистана». 1972, 16 мая.

³ Азия плюс. <https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/economic/20130404/triumf-vakhshstroya-80-let-nazad-nachalos-osvoenie-vakhshskoi-doliny>.

Толстопятов (муҳандиси ботачриба бо таҷрибаи пеш аз инқилоб), Ефим Андреевич Башилов, Семён Константинович Калижнюк, саринженерон С.И. Сиромятников, С.Г. Запрометов буданд. Котибони кумитаи ҳизбӣ Константин Андреевич Голтсман, Николай Иванович Епифанов, ки худро сарбозони ҳизб дар fronti меҳнат меҳисобиданд, ба идеалҳои бунёди аввалин давлати ҷаҳон дар байни коргарон ва деҳқонон самимона бовар мекарданд ва дар шароити душвортарин тавонистанд сохтмони азимро ба вуҷуд оранд.

Дар натиҷаи заҳмати зиёд системаи обёрии Вахш, ки аз 3750 иншооти гидротехникӣ иборат буд, ба калонтарин иншооти ирригатсионӣ дар ҷумҳурӣ мубаддал шуд. Дарозии он 2375 километр, шабакаи коллекторӣ-дренажӣ 1650 километр буд. Майдони замини обӣ ба 200 ҳазор гектар расид. Дар замони шӯравӣ водии Вахш ба яке аз марказҳои асосии пахтакорӣ ва дигар маҳсулоти аграрӣ табдил ёфт, ки дар он саҳми биступанҷазориён, ки солҳои сином бо меҳнати зиёд ин минтақаро обод сохтанд, низ ҳаст.

Дар рушди соҳаи обёрӣ ва кишоварзии Тоҷикистон, бахусус водии Вахш, хизмати Николай Давидович Свириденко, фарзанди миллати украин, калон аст.

Николай Свириденко соли 1902 дар шаҳри Кременчуги Украина, дар оилаи коргари роҳи оҳан ба дунё омад. Ба сабаби душвориҳои дар натиҷаи ҷанги аввали ҷаҳонӣ руҳдода падараш соли 1916 ба Осиёи Миёна кӯч баст ва хизматчиӣ роҳи оҳан шуд. Писараш пас аз хизмати ҳарбӣ ба факултаи обёрии Донишгоҳи Тошканд дохил ва соли 1929 онро хатм карду ба Тоҷикистон омад.

Дар ин сол барои бунёди шабакаҳои обёрии водии Вахш омодагӣ мерафт ва мутахассисони соҳа хеле зарур буданд. Свириденко аввал муҳандиси обёрии вилояти Қўрғонтепа, соли 1931 сарвари ташкилоти сохтмони хатҳои обёрии Тоҷикистон ва соли 1935 муовини вазири кишоварзӣ таъин шуд.

Яке аз мутахассисони намоён Вячеслав Федорович Петров буд. Вай соли 1929 ба ҳайати бригадаҳои сарпараст ба ҷумҳурӣ омада буд. Дар аввал, В.Ф.Петров дар сохтмон, сипас ба ҳайси агроном дар яке аз совхозҳои таъсисёфта кор кардааст. Соли 1933 вай директори совхозии «Вахш» шуд, ки дар он ҷо пахтаи маҳинна парвариш карда мешуд.

Собиқадорони Вахшстрой нақл мекунанд, ки “мо дар Тоҷикистон на танҳо бо табиат ва хомӯшақҳо, балки бо гурӯҳи Иброҳим-бек низ мубориза мебардем. Аз сабаби зуд -зуд ӯлӯм кардани босмачиёни мусаллаҳ дар сохтмон, ӯнатто бастаи маҳсус барои мубориза ба муқобили босмачиён ташкил карда шуда буд, ки ба онҳо муъофизати майдонҳои сохтмон ва шаърақҳои коргарон супурда шуда буд.

Яке аз биступанҷазориён нақл мекунад, ки ҷӣ тавр боре, пас аз гузаронидани маҷлиси колхозии “Гулистон”-и округи Қўрғонтеппа, ба муҳосираи босмачиён афтод. ӯ мегӯяд: “Тақрибан соати 11 шаб дастаи 30 нафараи босмачиёни мусаллаҳ пайдо шуда, дари идораи колхозро куфтанд. Вақте мӯсафеди посбон дарро накушод, онҳо ба тирпарронӣ сар карда дарро мешикастанд. Он гоҳ колхозчиён ман ва раиси колхозро ба ба захбур фароварданд. Тудаи босмачиён ба бино ворид шуда, колхозчиёнро зери мушту лағад гирифтанд. Аммо онҳо моро нафурухтанд”.¹

¹Богомоллова К.А. Двадцатипятидесятники в Таджикистане. /Доклады АН Тадж. ССР. – Вып. 9. – 1953. – С. 17.

Умуман, омӯзиши раванди сохтмони Вахшстрой моро ба хулосае меорад, ки сахми биступанҷазориён ва бригадаҳои сарпараст дар азхудкунии ин водии зарҳез ниҳоят калон аст.

Дар қисмати дуҷуми боби дуҷуми диссертатсия **“Ширкати “биступанҷазориён” ва бригадаҳои сарпараст дар сохтмони иншоотҳои обёрикунанда”** муаллиф сахми онҳоро дар бунёди иншоотҳои обёрикунандаи ҷумҳурии нишон додааст.

Мувофиқи нақшаи якуми панҷсолаи рушди хоҷагии халқи Тоҷикистон, диққати асосӣ дар соҳаи кишоварзӣ ба рушди ҳамаҷонибаи пахтакорӣ дар ҷумҳурии дода мешуд. Ин ниёз аз сиёсати иқтисодии Давлати Шӯравӣ барои ба даст овардани истиқлолияти пахтаи ИЛШС дар солҳои 30-юми асри ХХ ба миён омадааст. Бо ин мақсад вазифа гузошта шуд, ки майдони кишти пахта хеле васеъ карда шуда, истеҳсоли навъҳои пахтаи маҳиннах дар Тоҷикистон якбора зиёд карда шавад. Роҳбарияти ҚШС Тоҷикистон ин вазифаро бодикқат иҷро кард.

Водии Вахш баъд аз сохтмони Канали магистралии Вахш ва обёрӣ намудани заминҳои бекорхобидаи ташналаб дар солҳои 30-уми садаи ХХ ба минтақаи парвариши маҳсулоти кишоварзӣ табдил ёфт. Дар водии Вахш ҳамаи намудҳои кишти зироатҳои гандумӣ, полезӣ, техникӣ (пахта) ва боғу тоқпарварӣ рушд ёфтааст.

Канали магистралии Вахш, канали сунъиест дар системаи обёрии водии Вахш. Аз дарёи Вахш об мегирад. Тӯлаш 28,7 км, бараш ба ҳисоби миёна 36 м, чуқуриаш 4,5 м. Сарфи об дар сарғаҳи канал зиёда аз 210 м³/сон. Канали магистралии Вахш 13 сентябр 1933 ба истифода дода шудааст. Дар сохтмони канал бисёр коргарон, муҳандисон ва мутахассисони шаҳрҳои Москва, Ленинград, Тошканд ва ғайраҳо иштирок кардаанд. Баробари сохтмони НОБ-ҳои Шаршара (1958), Сарбанд (1963) ва Марказӣ дарозии Канали магистралии Вахш нисбат ба аввала хеле афзуд.

Канал якҷанд иншооти гидротехникӣ дорад. Шоҳаҳои Канали магистралии Вахш аз каналҳои Ҷўйбор (дарозияш 25,6 км, сарфи об дар сарғаҳаш 52 м³/сон), Октябрь (дарозӣ 2,6 км, сарфи об 21 м³/сон), Гулистон (37,5 км, сарфи об 37 м³/сон), Қумсангир (61,2 км, сарфи об дар сарғаҳаш 51 м³/сон), Чиликулкофир бо поёнобаш канали Чиликул (35,2 км, сарфи об 36 м³/сон) иборатанд. Ба воситаи канал 90 ҳаз. га замин, аз ҷумла 55 ҳаз. га пахтазори ноҳияҳои Қурғонтеппа, Вахш, Колхозобод ва Қумсангир обёрӣ мешавад.

Ғайр аз ин, бояд тазакур дод, ки назорон деҳқонони русро аз минтақаҳои марказии Русия дар соли таъкиботи 1937 маҷбуран ба ободонии водии Вахш, ба Тоҷикистон фиристоданд. Тамоми оилаҳо ба ҷануби дур фиристода шуданд. Барои бисёриҳо ин сафар охири буд, танҳо чанд нафар тавонистанд дар шароити душвортарин начот ёбанд.

Аввалин “3758 оила - 9 ҳазору 948 нафарро маҷбуран ба Тоҷикистон бурданд ва ба ҷануби кишвар, ба водии Вахш фиристоданд”¹. Дар ин ҷо онҳо худро дар шароити душвортарин - иқлими дигар, бидуни донишони забони тоҷикӣ ва амалан бе манзил, шароити оддии санитарӣ ва зиндагӣ пайдо карданд. Онҳо ҳақ

¹ Шерматов Г. Как раскулаченных русских отправляли на спецпоселение в Таджикистан //Азия плюс. – 2017. - 28 нояб.

надоштанг ба дигар минтақаҳои ИЛШС кӯчанд, зеро онҳо таҳти назорати доимӣ қарор доштанг. Фаъолияти меҳнати “сокинони махсус” таҳти назорати қатъӣ гирифта мешуд - онҳо мисли серфҳо наметавоништанг мустақилона аз як колхоз ба дигар колхоз гузаранг, бо дигар қорҳое машғул шаванг, ки коменданги махсус ба онҳо муқаррар накардааст.

Дар аввал, муҳочирони махсуси рус, ки аз Русия ташриф меоварданг, аз қамишҳо кулба месохтанг ва то тирамоҳ онҳо ба кофтани чуқурчаҳо барои 3-4 оила шурӯъ мекарданг. Онҳо шабона ӯои хоб месохтангду рӯзона дар саҳро ё дар сохтмони каналҳои обёрӣ қор мекарданг.

Биступанҷазориён ва бригадаҳои сарпараст дар бунёди дигар иншоотҳои ирригатсионӣ ва мелиоративии ҷумҳурӣ нақши назаррас доштанг.

ХУЛОСА

1. Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия

Қарори Пленуми ноябри КМ Иттифоқҳои касабаи ИҶШС дар бораи ба қорҳои роҳбарикунандаи колхозҳо фиристодани биступанҷазориён ва бригадаҳои сарпараст аз тарафи оммаи қоргарон бо руҳбаландӣ пешвоз гирифта шуд. Ин дар натиҷаи қори бомуваффақияти ҳизби коммунист дар соҳаи тарбияи синфи қоргар ва сафарбар намудани қувваҳои он ба иҷрои вазифаҳои муҳимтарини сохтмони сотсиалистӣ таҷассум ёфтааст.

Дар айни замон, бо шахсони ба деҳот фиристодашуда қорҳои зиёди омодагӣ гузаронида шуданг. Дар маъалҳо барои омӯхтани сиёсати ҳизб ва асосҳои хоҷагии коллективӣ қорҳои қутоҳмуддат ташкил карда шуданг. Ин қорҳо ба тақмили дониши сиёсӣ ва баланд бардоштани малакаи ташкилотчигии биступанҷазориён ва бригадаҳои сарпараст низ қумак карданг. Бисёре аз қоргарони беҳизбии иборат аз биступанҷазориён ва бригадаҳои сарпараст хоҳиши узви ҳизби коммунист шуданро дар тӯли омузиши худ иброз доштанг.

25 ноябри соли 1928 Ҳуқумати Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон лоиҳаи нақшаи панҷсолаи 1-уми тараққии хоҷагии халқи ҷумҳуриро муҳокима карда, маъқул донист ва онро Конференсияи 2-юми вилоятӣ ҳизбии Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон (феврари 1929) тасдиқ намуд. Нақша ба «афзудани суръати тараққии зироат», хусусан пахтақорӣ, вусъат додани коллективонии хоҷагии қишлоқ диққати махсус дод. Маҳсулоти умумии хоҷагии қишлоқи ҷумҳурӣ дар панҷсолаи якум мебоист аз 65 миллион сӯм то 112 миллион сӯм меафзуд. Ҳангоми тартиб додани нақша шароити хоси Тоҷикистонро ба инобат гирифта, пеш аз ҳама, ба бунёди ҷунин соҳаҳои саноат, монанди сузишворӣ, хуруқворӣ, бофандагӣ, сохтмон, ривоч додани нақлиёту роҳсозӣ эътибор доданг. Нақшаи панҷсолаи 1-ум ба сохтмони маданӣ, баланд бардоштани дараҷаи некӯаҳволии меҳнатқашон низ диққати ҷиддӣ дод. Қарорҳои Съезди 1-уми муассисони Ҳизби Коммунистии Тоҷикистон (1930) дар сафарбар намудани омма ба иҷрои вазифаҳои панҷсолаи 1-ум нақши бузург бозид. Нақшаи панҷсолаи

1-ум, ки пеш аз мӯҳлат, дар 4 солу се моҳ иҷро гардид ва дар Пленуми январии (1933) Комитети Марказии ҲКУ(б) чамъбаст карда шуд.

Меҳнаткашони тоҷик дар панҷсолаи 1-ум ба муваффақиятҳои калон ноил гардиданд: аз нисф зиёди деҳқонони яккадаст дар 2200 ТОЗ ва артелҳои хоҷагии қишлоқ муттаҳид шуданд, 19 МТС (1284 трактор) таъсис ёфт, пахтакорӣ хеле ривож ёфт. Соли 1932 ҳосили умумии пахтаи ҷумҳурӣ аз 38,6 ҳазор тонна (1928) то 50,6 ҳазор тонна афзуд. Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон ба манбаи асосии истеҳсоли пахтаи маҳиннаҳои ИЧШС табдил ёфт.

Индустрикунонии мамлакат ба саноати сотсиалистии серсоҳаи Тоҷикистон асос гузошт, раванди ташаккули синфи корғари миллӣ авҷ гирифт. Дар панҷсолаи 1-ум як қатор муассисаҳои калони замонавӣ, аз ҷумла, Комбинати шоҳибофии Хучанд, Фабрикаи шоҳибофии Душанбе, якчанд заводҳои пахтатозакунӣ, комбинатҳои консерви Хучанду Конибодом, кони нави ангишти «Первомайская»-и Шӯроб, якчанд стансияҳои начандон калони электрикӣ ва ғайра сохта шуданд. Дар колхозии Қаромазор тадқиқ ва истеҳсоли маъданҳои ранга оғоз ёфт. Соли 1929 роҳи оҳани Душанбе — Тирмиз ба қор даромад, ба сохтмони ҳазорҳо километр роҳҳои нақлиёти автомобилӣ, аз ҷумла роҳи Уш — Хоруғ асос гузошта шуд. Дар натиҷаи инқилоби маданӣ дар Тоҷикистон даҳҳо мактабҳои нави шӯравӣ ва муассисаҳои маданият маърифатӣ кушода шуданд, мубориза барои маҳви бесаводӣ авҷ гирифт. Дар ба даст овардани ин ҳама қомебиҳо саҳми “биступанҷазориён” ва бригадаҳои сарпараст хеле назаррас буд.

Омӯзиш ва таҳлили миқдори зиёди маводҳои воқеии марбут ба масъалаи мавриди таҳқиқ нишон медиҳанд, ки биступанҷазориён ва бригадаҳои сарпараст, ки аз ноҳияҳои пешрафтаи марказии Русия ба Тоҷикистон барои расонидани кӯмак ба деҳқонони тоҷик дар аввали солҳои 30-юми асри XX омадаанд, ба рушди сохтмон, азнавсозии хоҷагии қишлоқ, ба истеҳсолоти коллективӣ ҷалб намудани деҳқонон, фаҳмонда додани аҳамияти сиёсати ӯқимияти Шӯроӣ ба оммаи деҳқонон, тайёр кардани корғарони миллӣ ва мутахассисони хоҷагии қишлоқ ёрии ҳешро расониданд.

Корғарон ва мутахассисони Русия аз биступанҷазориён ва бригадаҳои сарпараст ба ташкилотҳои маҳаллӣ дар ташкили стансияҳои мошину тракторӣ ва дар раванди истеҳсолоти кишоварзӣ ёрии беандоза расониданд. Онҳо аксарияти қорғарони инженерии техникии МТСҳои ташкил мебуданд ва дар колхозҳои хидмати техникии намунавӣ мекарданд. Дар назди колхозҳои биступанҷазориён устохонаҳои таъмирӣ таъсис доданд ва на танҳо доираи хидматрасонии техникиро васеъ карданд, балки ба деҳқонон дуруст истифода бурдан ва ҳифз кардани онҳоро ёд доданд. Стансияҳои машина-тракторӣ бо ёрии мутахассисони рус он солҳо ҳамчун як мактаби тайёр кардани кадрҳои техникӣ аз ҳисоби деҳқонони колхозӣ хизмат мекарданд[4-М].

Биступанчҳазориён ва бригадаҳои сарпараст дар бунёди бузургтарин системаи обёрӣ дар Вахш ва обёрии як минтақаи азим дар солҳои 30 саҳми калон гузоштанд ва дар фароҳам овардани заминаи лозима барои ба «води тиллоӣ» табдил додани ин сарзамин мусоидат намуданд. Пахтакорони Тоҷикистон бо кӯмаки биступанчҳазориён ва бригадаҳои сарпарастон дар ин қаламрави калон, ки зироатҳои кишоварзӣ мерӯёниданд, ба афзоиши зиёди истеҳсоли пахта ноил гардиданд.

Майдони кишти пахта дар соли 1940-ум 106 ҳазор гектар ва барои навъҳои маҳиннаҳ 41,3 ҳазор гектарро ташкил дод, ки ҳосили он аз ҳар гектар дар соли 1937 ба 16 сентнер расид. Истеҳсоли пахта дар ҷумҳурӣ дар ин давра қариб се баробар афзуд.

Дар натиҷаи қаҳрамонии меҳнати мардуми шӯравӣ солҳои 30-юм, дӯстии бародарона ва ҳамкориҳои халқҳои тоҷику рус, Вахши қамишзор ба води тиллоӣ, ба пойгоҳи бузурги Иттиҳоди Шӯравӣ барои истеҳсоли «тиллои сафед» мубаддал гашт. Дар ин ҷо бисёр соҳаҳои нави хоҷагии қишлоқ ба вучуд омада ва нашъунамо ёфтанд. Овозаи Вахш ба тамоми ғӯшаҳои Иттиҳоди Шӯравӣ расидааст.

Дар бораи қаҳрамонии меҳнати сохтмончиёни Вахш монографияҳо, маҷмӯаҳо, брошюраҳо ва сатрҳои сершумори шоирона офарида шудаанд. Вусъат додани сохтмони ирригационӣ вазифаи муҳим дар нақшаи сеюми панҷсола боқӣ монд. Бо мақсади идоракунии самараноктари сохтмон ва ба истифода додани иншооти обёрӣ ва гидротехникӣ дар Тоҷикистон Комиссариати Халқии захираҳои об бо қарори Ҳукумати Иттифоқ ташкил карда шуд, ки фаъолият ба рушди раванди обёрӣ ва азхудкунии заминҳои биёбон, алаҳусус идомаи мелиоративӣ дар води Вахш ва Кӯлоб тақдир калон бахшид ... Ғайр аз иншооти нави обёрӣ, дар ин нақшаи панҷсола ба рушди обёрӣ ва азхудкунии заминҳои қорамнашуда низ диққати калон дода шуд. Чунин иншооти обӣ, масалан, аз канали Шӯрообод ва сохтмони коллекторҳо дар минтақаҳои Куйбышев ва Кировобод.

Баъзе ҷанбаҳои маводи дар таърихи фаъолияти биступанчҳазориён дар Тоҷикистон дар солҳои 30-юми асри XX пешниҳодшуда метавонанд барои кормандони кишоварзӣ ҷумҳурӣ дар шароити муосир муфид бошанд.

Таҳқиқи мавзӯи нишон дод, ки:

1. биступанчҳазориён ва бригадаҳои сарпараст дар бунёди корхонаҳои нав ва умуман гузаронидани маъракаи индустрикунонии Тоҷикистон саҳми калон гузоштанд.

2. биступанчҳазориён ва бригадаҳои сарпараст дар таъсиси колхозу совхозҳо, бунёди ТОЗ ва МТС-ҳо ва умуман гузаронидани маъракаи коллективонӣ саҳми калон гузоштанд. Онҳо дар ворид намудани усулҳои нави меҳнат, гузаронидани маърақаҳои агротехникӣ, таъмир ва истифодаи техникаи нав ба деҳқонон кӯмаки калон расониданд[1-М].

3. Аксари биступанчазориён ва бригадаҳои сарпараст дар деҳот ва шаҳрҳои Тоҷикистон муқимӣ шуданд, ба корҳои роҳбарикунанда – директорони совхозҳо, райсони колхозҳо, роҳбарони МТС ва ғайра таин шуданд. Дар ин ҳадо зикри номи мутахассисони варзида мисли Н.Д. Свириденко, П.М. Макеев, А.П. Пахомов, В.А. Стариков, Д.А. Кузнецов ва ғайраҳо зикр намудан бамаврид аст [2-М].

4. Дар раванди фаъолияти биступанчазориён камбудӣҳо низ ҷой доштанд, ки онҳо дар диссертатсия нишон дода шуданд. Пеш аз ҳама, иқлими Тоҷикистон барои мардуми рус тобовар набуд ва коргарон то мутобиқ шудан ба он азоб мекашиданд. Дар баъзе навоҳӣ барои онҳо шароити мусоид фароҳам оварда нашуда буд. Баъзеи дигар аз ҳуҷуми босмаҷиён ҳарос доштанд.

5. Норасоии кадрҳои роҳбарикунандаи поёнӣ, ки махсусан дар ҷануби Тоҷикистон бештар буд, мақомотро маҷбур кард, ки фавран аксарияти биступанчазориёнро ба корҳои роҳбарӣ фиристанд. Аксари онҳо воқеан муваффақ шуданд, ки дар қитъаи ба онҳо ҷудошуда соҳтмони колхозиро ба роҳ монанд [4-М].

6. Омода набудани аксарияти коргарони соҳаи саноат ба идоракунӣ ва ташкили хоҷагиҳои коллективӣ (аз сабаби бесаводӣ, надонистани кишоварзӣ, надоштани таҷрибаи кори ҷамъиятӣ ва ғайра) ҳаракати доимии онҳо аз як вазифа ба вазифаи дигар, аз ҷумла ба поён фароҳам меовард.

Пас аз соли якуми будубоши биступанчазориён дар Тоҷикистон, тасвири тақсимои онҳо аз рӯи мавқеъҳо воқеан бо манзараи дигар ҷамоҳири Осиёи Миёна рост омад. Шароити кори биступанчазориён дар минтақаҳои баррасишаванда низ қобили муқоиса шуд: ҳуди ҳамин мушкilot дар муносибат бо ташкилотҳои минтақавӣ ба миён омад, бисёриҳо бо корхонаҳо, ҳатто корхонаҳои маҳаллӣ иртибот надоштанд.

Ба деҳот фиристода шудани коргарони пешқадами саноат ба дуруст татбиқ шудани сиёсати ҳизби коммунистӣ дар тараққиёти колхозҳо ва пурзӯр намудани роҳбарии ҳаракати колхозӣ аз ҷониби синфи коргар мусоидат намуд. Ин иқдомҳо ҳуди зиндагӣ талаб мекард. Ба деҳоти колхозӣ кадрҳои сершумори ташкилотчиён ва роҳбарони дорои таҷрибаи кор дар корхонаҳои бузурги сотсиалистӣ лозим буданд.

2. Тавсияҳо оид ба истифода амалии натиҷаҳои диссертация.

1. Барои боз ҳам дақиқтар омӯхтани мавзӯ бояд маводи бойгонии Руссия низ истифода шаванд;

2. таҷрибаи кумаки давлат ба хоҷагиҳои деҳқонӣ, ки солҳои 1930-ум дар Тоҷикистон ба роҳ монда шуда буданд, истифода шавад;

3. тадқиқот собит месозад, ки бо мутахассисони болаёқат таъмин намудани соҳаи аграрӣ яке аз калидҳои муҳими комёбиҳо мебошад;

4. зарур аст, ки дар бораи диловарии “биступанчхазориён як асари алоҳидаи энсиклопедӣ омода ва нашр шавад;

5. соли 2019 Ҳукумати Тоҷикистон ҳадафи чоруми хеш – саноатикунонии кишварро эълон кард. Дар чунин шароит истифода намудани таҷрибаи таърихӣ саноатикунонии солҳои 30-уми асри XX ба мақсад мувофиқ мебошад.

Барои расидан ба ин ҳадафи муҳими стратегӣ таҷрибаи биступанчхазориён ва бригадаҳои сарпараст дар мавриди бо мутахассисони кордон таъмин намудани соҳаи саноати кишвар яке аз омилҳои муҳими татбиқи ин ҳадаф хоҳад буд.

2. Феҳристи интишороти илмӣ довталаби дараҷаи илмӣ:

А) дар нашрияҳои тақризшавандаи ҚОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таърифи расидаанд:

[1-М]. Мирзоев Г.Ш. О прибытии первых рабочих-двадцатипятидесятников в Таджикистан. //Паёми ДМТ. 2018. – № 7. – С. 38-41.

[2-М]. Мирзоев Г.Ш. Содействие двадцатипятидесятников и шефских бригад в создании колхозного строя //Паёми ДМТ. - 2019. – № 7. – С. 88-92.

[3-М]. Мирзоев Г.Ш. Развитие производительных сил сельского хозяйства Таджикистана в 30-е годы XX века //Паёми ДМТ. - 2020. – № 3. – С.28-31.

[4-М]. Мирзоев Ғ.Ш. Биступанчхазориён ва нақши онҳо дар ташаккули Тоҷикистони шӯравӣ //Муаррих. - 2020. -№ 2. – С. 171-176.

[5-М]. Ғафуров А.М., Мирзоев Ғ.Ш. Ба Тоҷикистон омадани коргарони рус – биступанчхазориён ва бригадаҳои сарпараст //Паёми ДМТ. - 2020. – № 3. – С.25-31.

Таълифоти муаллиф дар маҷмуаҳои илмӣ ва нашрияҳои дигар

[6-М]. Мирзоев Ғ.Ш. Нақши биступанчхазориён дар азхудкунии водии Вахш (дар мисоли В. П. Красичков) //Маводи конференсияи ҷумҳуриявӣ илмӣ-назариявӣ бахшида ба 75-солагии Ғалаба дар Ҷанги Бузурги Ватанӣ (с.1941-1945) дар мавзӯи «Нақши илмҳои дунявӣ дар рушди Тоҷикистони соҳибистиклол», ш. Бохтар, ДДБ ба номи Носири Хусрав. – 2020. - С.159-162.

[7-М]. Мирзоев Ғ.Ш. Саҳми биступанчхазориён дар сохтмони иншоотҳои ирригатсионӣ //Маводи конференсияи ҷумҳуриявӣ илмӣ-назариявӣ бахшида ба 75-солагии Ғалаба дар Ҷанги Бузурги Ватанӣ (с.1941-1945) дар мавзӯи «Нақши илмҳои дунявӣ дар рушди Тоҷикистони соҳибистиклол». - Бохтар, ДДБ ба номи Носири Хусрав. – 2020. - С.184-189.

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
БОХТАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
НОСИРА ХУСРАВА**

УДК:9 (575.3)

На правах рукописи

МИРЗОЕВ ГОЛИБШО ШАРИФОВИЧ

**ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДВАДЦАТИПЯТИТЫСЯЧНИКОВ И ШЕФСКИХ
БРИГАД В ТАДЖИКИСТАНЕ (1929-1941гг.)**

АВТОРЕФЕРАТ

**диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических
наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история
(история таджикского народа)**

Работа выполнена на кафедре истории таджикского народа Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава

- Научный руководитель:** **Гафуров Абдулло Мутиллоевич** - кандидат исторических наук, доцент, зав. отделом новейшей истории Института истории, археологии и этнографии имени Ахмада Дониша НАНТ
- Официальные оппоненты:** **Набиев Вахоб Машрафович** - доктор исторических наук, профессор кафедры история таджикского народа Худжандского государственного университета имени академика Б. Гафурова
- Артыков Абдурафик Абдурахмонович** – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории всеобщей и отечественной истории Российско-Таджикского (Славянского) университета
- Ведущая организация:** Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики

Защита состоится 23 февраля 2023 года в 13.00 часов на заседании диссертационного совета 6D.КOA-035 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора философии (PhD), доктора по специальности при Институте истории, археологии и этнографии им. Ахмада Дониша Национальной академии наук Таджикистана, по адресу: 734025, г. Душанбе, пр. Рудаки, 33.

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в Центральной научной библиотеке имени Индиры Ганди Национальной академии наук Таджикистана (734025, г. Душанбе, пр. Рудаки, 33) и на официальном сайте Института истории, археологии и этнографии им. Ахмада Дониша Национальной академии наук Таджикистана (www.institute-history.tj)

Автореферат разослан “ _____ ” _____ 2022 года

**Ученый секретарь
диссертационного совета,
доктор исторических наук, профессор**

Раджабова.

ВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. В период государственной независимости Правительство Республики Таджикистан объявил о трех своих стратегических целях. Это энергетическая независимость, выход из коммуникационного тупика и защита продовольственной безопасности. В последние годы было объявлено о четвертой стратегии – ускоренной индустриализации страны. Для реализации этих великих программ и эффективного использования земли и администрирования этого процесса, опыт двадцатипяти тысячников, которые в 1930-х годов смогли свершить революцию в Таджикистане, могут быть полезны.

Актуальность темы также проявляется в том, что изучение опыта прошлого, как исторический опыт может оказать помощь в реализации нынешних программ Правительства Таджикистана.

На наш взгляд, в условиях реализации четырех стратегических задач, будет полезно принять во внимание опыт индустриализации и коллективизации народного хозяйства страны.

Как заявил Основатель мира и национального единства - Лидер Нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон в своем Послании Маджлиси Оли в декабре 2021 года: Наряду с этим соответствующим структурам и органам необходимо полностью реализовать отраслевые стратегии и программы, и принять своевременные меры для развития семеноводства, улучшения урожайности сельскохозяйственных культур, умножения объема производства сельскохозяйственной продукции, а также увеличения экспортного потенциала страны»¹.

В истории социалистического строительства в Таджикистане видное место занимают “двадцатипяти тысячники” и бригады наставников – передовые отряды рабочего класса России. Коммунистическая партия Советского Союза и советское правительство, решив задачу по выходу из экономической отсталости и бурного развития народного хозяйства республики, для ускорения развития колхозов, ирригации и освоения земель в Таджикистане приняли необходимые меры.

Для реализации ирригационного строительства и развития сельского хозяйства в Таджикистане имелись благоприятные природные условия, в том числе обилие воды, солнце и трудовые резервы. Но таджикский народ в те тяжелые годы не мог решить эту трудную задачу без внешней помощи. Республике необходимы были большое количество техники, рабочих, специалистов и грамотных людей.

Известно, что одновременно с образованием советского государства началось промышленное и дорожное строительство, произошли

¹ <http://www.president.tj/node/27417>. 21.12.2021.

преобразования в сельском хозяйстве, также началось ирригационных систем и освоение земель в Таджикистане. Все это требовало принятия решительных мер. На первом месте стояли коллективизация сельского хозяйства республики и создание колхозной системы. Коллективизация была естественным и неизбежным этапом в строительстве социалистического строительства. Без коллективизации решение трудностей в других сферах сельского хозяйства были бы невозможны.

Вопросы, связанные с деятельностью двадцатипятидесятников и наставнических бригад, которые отражены в литературе, имеют тесные связи с трудностями промышленности, сельско-хозяйственными преобразованиями и воспитанием национальных кадров в Таджикистане.

В нашей республике эти добровольцы начали оказывать свою братскую помощь таджикам в тяжелых условиях переходного периода. Когда начались индустриализация, коллективизация сельского хозяйства, строительство колхозов, в республике все еще не было автомобильных и железных дорог. Только в 1929 году закончилось строительство железной дороги Термез – Душанбе. Нам не хватало рабочих в промышленности, сельском хозяйстве и др. Были также трудности национального характера.

Из –за существующих трудностей, некоторые посланники не смогли перенести вся эти тяготы, поэтому они покинули Таджикистан. Но их места заняли другие. Но большая часть двадцатипятидесятников работали самоотверженно.

Двадцатипятидесятники принимали активное участие в строительстве колхозов и совхозов, общественных объединений, проведении культурно – просветительских мероприятий в селах, Посланники Российской Федерации помогали трудящимся в создании партийных, советских и хозяйственных организаций, а также в укреплении отсталых хозяйств трудовой дисциплины.

Они вели политико –массовые и культурно –просветительские работы среди жителей сельской местности, оказывали помощь колхозным активистам и в правильном распределении рабочей силы, приводили в порядок учет собственности, также выступали как организаторы социалистического соревнования.

В общем, на наш взгляд, полное и всестороннее изучение деятельности двадцатипятидесятников и их вклад в реализации трех важных государственных программ –индустриализации страны, коллективизации сельского хозяйства и культурной революции в Таджикистане, до сих пор не изучены должным образом. Поэтому более расширенное отражение истории советского периода сегодня имеет важное значение.

Степень изучения темы: Настоящая диссертационная работа выполнена на основе изучения и анализа материалов партийного и государственного архивов республики, достижений историографии и воспоминаний участников

колхозного строительства в Таджикистане. В историографии Таджикистана данная тема рассмотрена частично. Этому вопросу только частично уделяется внимание в отдельных главах, когда рассматриваются вопросы коллективизации сельского хозяйства, в том числе в фундаментальных трудах и сборниках¹, индивидуальных работах² и научных статьях³.

В 60-80 –х годах в историографии советского Таджикистана появились ряд коллективных работ и индивидуальных монографий посвященных сельскому хозяйству, колхозному строительству, а также вопросам строительства ирригации в Таджикистане.

В этих трудах деятельность бригад наставников и двадцатипятидесятников в Таджикистане отражены частично. Анализ показывает, что за исключением работы А. Русакова⁴, все остальные авторы рассматривали данный вопрос в рамках охвата своих основных тем, и не в полном объеме.

Только А. Русаков на основе анализа конкретных фактов излагает вкратце важный аспект работы двадцатипятидесятников России, которые в Средней Азии, в том числе в Таджикистане, направлении внедрения новой системы социалистических производственных отношений было осуществлено создание рабочего класса и таджикских дехкан.

Решение ноябрьского пленума ЦК Всероссийской Коммунистической партии (1929) о необходимости отправки двадцатипятидесятников – российских рабочих в Среднюю Азию, впервые отмечается в книге “История

¹ История таджикского народа. Т. 5. Душанбе, 2004. С. 573-580. Очерки истории коммунистической партии Таджикистана. Т. 1. - Душанбе 1980; Очерки истории колхозного строительства в Таджикистане (1917-1965гг.). - Душанбе, 1968; Очерки по истории Таджикистана. Душанбе, 1970; В братской семье народов СССР. В семье равных. Душанбе 1982; О дружбе таджикского народа с другими народами СССР. Душанбе, 1967; Таджикистан в братской семье народов СССР. Душанбе, 1985; Торжество ленинской национальной политики в Таджикистане. Душанбе, 1984.

² Абулхаев Р.А. Водохозяйственное строительство в Таджикистане. Душанбе. 200... Гадоев Х. И семья единой и великой. Душанбе 1970. С.... Искандаров Б.И. Россия и Таджикистан. Душанбе, 1984. Масов Р.М. Помощь великого русского народа в построении социалистического общества. в Таджикистане //Торжество ленинской национальной политики в строя. // Ж. Ниегон « («Наследие») 2012 12. Русаков А.И. Рабочие двадцатипятидесятники в Таджикистане. // Таджикистан в братской семье народов СССР. Душанбе, 1Таджидкистане. Душанбе, 1984. Наимов М. Из воспоминания участников Вахш985. Саидмуродов Х.М. // О дружбе народов СССР с другими народами СССР. Душанбе, 1967.С. 71-90. Хамраев М. Развитие орошение земель советского Таджикистана. Душанбе, 1985.

³³ Русаков А.И. Рабочие двадцатипятидесятники в Таджикистане //Таджикистан в братской семье народов СССР. Душанбе, 1985.

⁴ Богомолова К.А. Двадцатипятидесятники в Таджикистане. /Доклады АН Тадж. ССР. –Вып. 9. – 1953. – С. 11-19.

коллективизации сельского хозяйства и образовании колхозной системы в Таджикистане”¹.

Статья К.И. Богомолова “Двадцатипятидесятники в Таджикистане”⁴, также посвящается данной теме, и в ней говорится о прибытии “двадцатипятидесятников” и их вкладе в развитии народного хозяйства в Таджикистане.

Относительно более углубленный анализ можно заметить в вышеуказанной пространной научной статье академика Р.Масова². В ней он анализирует основные аспекты данного вопросам делает важные выводы.

Исследуемая тема более расширенно отражена в монографии Х. Гадоева³. Эта работа охватывает большое количество данных о наставничестве российских рабочих в Таджикистане, но это исследование одностороннее, при анализе отдельных вопросов отсутствует объективная оценка самого автора, также в нем отсутствует тематическая и логическая связь. Очевидно автор старался предоставить больше сведений, но при этом не обращает внимания на смысл и место отраженных фактов⁴.

Заслуживает внимания вклад исследователя Р.А. Абулхаева в изучении водного строительства, особенно в Вахшской долине. Ученый в своем исследовании комплексно изучив проблемы, связанные с ирригацией указанной долины, объективно освещает помощь российских рабочих таджикскому народу в процессе реализации партийных программ в период строительства Вахшстроя.

Автор прав в том смысле, что основная сила в период строительства ирригационной системы Вахша в начале тридцатых годов состояла из инженерно –технических работников, которые приехали на стройку из центральных регионов страны, прежде всего из Российской Федерации⁶. Важные сведения, посвященные ирригационной системе Вахша имеются также в работах Косимова А. и Хамроева М⁷

В работе Бобоевой Х.К. “Союз рабочего класса и дехкан Таджикистана в период построения социализма”⁸ рассматривается авангардная роль рабочего класса в реализации политики коллективизации и укрепления крестьянских хозяйств с организационно –экономической точки зрения. В ней обобщается опыт борьбы партийной организации Таджикистана в укреплении союза

² См.: Масов Р.М. Помощь великого русского народа в построении социалистического общества в Таджикистане //Торжество ленинской национальной политики в Таджикистане. С. 101-104.

³ Гадоева Х. В семье единой и великой. Душанбе, 1970.

⁴ Гадоев Х. Указ.соч. с. 156-163.

6. Абулхаев Р. Вклад трудящихся советских республик в водохозяйственном строительстве и освоении новых земель в Таджикистане. С. 16.

7 Касимов А, Хамраев М. Развитие орошения земель советского Таджикистана. Д. 1985. С. 34.

8. Бабаева Х.К. Союз рабочего класса и крестьянства Таджикистана в период построения социализма. - Душанбе: Ирфон, 1974. 266с.

рабочего класса и дехкан в период строительства социализма, также показывается роль единства двух дружественных классов в устранении классового неравенства в жизни таджикского народа.

Относительно исследуемой теме автор используя интересные примеры, показывает помощь рабочего класса, в том числе роль наставнических бригад и двадцатипятидесятничков в судьбоносный период коллективизации и индустриализации Таджикистана в 1929-1932 годах.

Автор отмечает, что двадцатипятидесятнички вносили важный вклад в социалистическом преобразовании сельского хозяйства в Худжанде и Курган-тюбе. Двадцатипятидесятнички А.И.Уваров П.А.Сухов, В.Казанников, П.А.Макаров, О.А. Евполова, П.Г.Безгин, К.С.Филчугин были очень известными деятелями среди дехкан¹.

В работе Гафуровой Н. «К истории компартии Таджикистана (1924-1929гг.)»² показана история борьбы Коммунистической партии Таджикистана в возрождении и развитии народного хозяйства республики в период завершения борьбы против басмачей, и в процессе перехода к самостоятельной республике в составе СССР.

Используя литературу и существующие архивные материалы, автор рассматривает ряд вопросов, в том числе проблемы укрепления советской власти в Таджикистане, рост и объединение партийных организаций в республике, а также авангардная роль Коммунистической партии во всех отраслях Таджикистана, в том числе в экономике, политической и культурной жизни.

Данная проблема также привлекает внимание московских ученых, таких как О. Борисова, Розелфенда, В.М., Селуцкая³ и др. В процессе отражения проблемы, в своих работах они приводят определенные сведения о двадцатипятидесятничках. Проблема относительно шире отражена в статье В.М. Селуцкой. Изучение и обобщение источников, а также существующей литературы по рассматриваемой проблеме позволили автору труда заключить, что до настоящего времени, за исключением индивидуальных статей, нет ни одной работы или научного исследования, посвященных исследуемой нами теме.

Учитывая вышеизложенное, а также практическое значение исследуемой темы, автор приложил усилия, чтобы показать данную проблему более подробно. Освоение залежных земель Таджикистана один из самых великих проектов советского периода. В процессе строительства ирригационных

¹ Богомолова К.А. Двадцатипятидесятнички в Таджикистане /Доклады АН Тадж. ССР. – 1952. – Вып. 3. – С. 13.

² Гафурова Н. К истории компартии Таджикистана (1924-1929гг.). – Душанбе, 1963. -150с.

³ Селуцкая В.М. Борьба КПСС за социалистическое преобразование сельского хозяйства. М., 1961.

систем и освоения новых земель были привлечены огромные материально – технические и кадровые ресурсы.

Прежде всего, для освоения залежных земель были проведены большие подготовительные работы, в результате которых был составлен план мероприятий по организации новых хозяйств в новых административных регионах южного Таджикистана.

Исторический опыт показывает, что комплекс чисто экономических вначале был направлен на развитие экономики сельского хозяйства принесли не только экономические, социальные, политические, но и значительные демографические последствия.

С точки зрения независимого государства, освоение залежных земель можно считать государственным проектом. В советский период в Таджикистане уже был обретен определенный опыт по проведению радикальных (великих) социально –экономических преобразований, Бесценность проекта освоения залежных земель Вахшской долины и залежных земель зависело от массового роста потребления к сельско – хозяйственной продукции в народно –хозяйственном комплексе Таджикистана и обширного процесса переселения в республике.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ

Связь исследования с научными программами (проектами), темами. Диссертационное исследование выполнено в рамках перспективного плана Отдела новейшей истории Института истории, археологии и этнографии имени А. Дониша Республики Таджикистан на 2016-2021 годы на тему «История таджикского народа. Общие закономерности и особенности исторического процесса (современный период).

Объект исследования – процесс коллективизации и индустриализации в Таджикистане в тридцатые годы XX века. В ходе этих процессов активное участие принимали двадцатипятидесятники и шефские бригады.

Предмет исследования –это отражение деятельности двадцатипятидесятников и бригад наставников в процессе колхозного строительства, широкий объективный охват исторических процессов, историко –сопоставительный и систематический анализ, всестороннее отношение к историческим событиям, которые отличались в тот период в Таджикистане.

Методология исследования. Для реализации цели исследования в процессе изучения данной темы были использованы целый ряд научных норм и методологических приемов. Использование объективных научных и историографических критериев, а также комплексного, системного и сравнительного анализа для отражения процессов строительства колхозов, ирригации населенных пунктов, строительства промышленных и бытовых объектов в Таджикистане являются важнейшими достижениями в процессе

реализации государственных программ. В данной диссертации также при помощи существующих методов было показано отражение событий тридцатых годов XX века и сопоставление социально –экономических процессов.

Источники. Источниковедческая база источников широкий и многоаспектный, и состоит из трех групп.

К первой группе относятся документы Центрального государственного архива Республики Таджикистан, а также различные документы текущих архивов, в которых содержатся отчеты сельскохозяйственных организаций республики.

Материалы Центрального государственного архива новейшей истории Таджикистана (далее ЦГАНИ) занимают особое место в изучении исследуемой проблемы. Документы этого архива содержат решения, принятых на заседаниях высшего административного аппарата республики, местных советских и партийных органов, строительных и переселенческих организаций.

Кроме того, в настоящей работе использованы материалы Управления системы освоения Вахшской долины (УСОВД) и Управления системы освоения нижнего Кафарнигана (УСОНК), архива Хатлонской области по ирригации и освоению Вахшской долины в Караланге, Карадуме, Гараути, Бешкенте, Яване –Обикиике, также использованы отчеты совхозов Вахшской долины.

Во вторую группу входят постановления Компартии и правительства, протоколы заседания партийных и советских органов, администрации водного хозяйства для переселения, а также материалы съездов и пленумов, посвященных деятельности партийных органов посвященных водоснабжению, переселению, а также организации ирригационных работ и освоении новых земель в исследуемом регионе.

Также уместно отнести к этой группе сборник материалов и документов, приведенные в книге “Из истории совхозного строительства в Таджикской ССР (1929-1970)”¹. В ней собраны важнейшие документы их архивов республики, часть которых связаны с исследуемой темой, поэтому в процессе работы автор использовал их.

К третьей группе отнесены материалы богатого архива республиканских журналов -«Хочагии кишлоқи Тоҷикистон», «Колхозу совхозҳои истеҳсолии Тоҷикистон», «Кишоварзии сотсиалистӣ» ва рӯзномаҳои «Коммунист Таджикистана», «Тоҷикистони Шӯроӣ», «Комсомоли Тоҷикистон», “Тоҷикистони шуравӣ”, факту рақамҳо аз рӯзномаҳои вилоятию минтақавии "Курган-Тюбинская Правда", "Коммунисти Курғонтеппа", "Вахш",

¹ Из истории совхозного строительства в Таджикистане (1929-1970гг.). - Душанбе: Ирфон, 1979. – 380с.

"Ҳақиқиати Колхозобод", "Навиди Дӯстӣ", "Субҳи Ёвон". Все эти материалы автор внес в научный оборот.

Цели и задачи и исследования. Цель исследования -научное отражение процесса прибытия “двадцатипятитысячников” в Таджикистан, и их вклад в развитие народного хозяйства республики.

Согласно поставленным целям, задачи исследования определены следующим образом:

- характеризовать приезд “двадцатипятитысячников” и условия их жизни;
- определить процесс мобилизации наставников в села Таджикистана;
- изучить вклад наставников в повышении уровня ответственности колхозов и совхозов;
- определить количество и социальный состав наставников;
- исследовать вопросы реализации отношения наставников к местному населению;
- определить трудности в процессе адаптации наставников к местным условиям.

Новизна диссертации в том, что в ней: а) показан процесс прибытия и распределения и размещения “двадцатипятитысячников” и наставнических бригад в Таджикистане; б) определен их вклад в развитие промышленности республики; в) отражен роль “двадцатипятитысячников” в развитие аграрного сектора; г). впервые вводятся в научный оборот новые архивные материалы, отражающие вклад “двадцатипятитысячников” в процессе строительства ирригационных объектов и освоении новых земель в республике, особенно в Вахшской долине; д) определены особенности и трудности этого периода.

Практическое значение исследования. Результаты исследования могут быть использованы при исследовании экономического развития советского Таджикистана в 1930- годов с учетом новых реалий.

Так как в период государственной независимости один из основных задач правительства –это обеспечение продовольственной безопасности и достижение четвертой стратегической цели –индустриализация страны. Для эффективного использования земли и администрирования этого процесса опыт “двадцатипятитысячников” и наставнических бригад могут быть полезны.

Хронологические рамки исследования охватывают 30-е годы XX века, так как именно в этот период “двадцатипятитысячники” и наставнические бригады приехали в Таджикистан, и внесли свой достойный вклад в экономическое развитие нашей республики.

Личный вклад автора выражается в том, что провел комплексное исследование на основе достоверных документальных источников, большого количества опубликованных материалов в периодической печати 1930 – годов

XX века, посвященных процессу колхозного строительства, ирригации местностей республики, строительству промышленных и бытовых объектов в Таджикистане, автор впервые в отечественной истории провел комплексный анализ вклада “двадцатипятидесятников” в реализации этих проектов. В результате изучения различных источников автор исследовал их комплексно.

Теоретическое значение исследования. Впервые на основе анализа широкого круга официальных документов в такой форме и содержании показан процесс приезда “двадцатипятидесятников” в Таджикистан, и каким образом “двадцатипятидесятники” и наставнические бригады вносили вклад в строительстве нового общества в республике, продемонстрирован также опыт конструктивного сотрудничества народов. Все это имеет большое научно – теоретическое значение.

Практическое значение исследования. Материалы диссертации могут быть использованы в учебном процессе для изучения социально – экономической истории советского Таджикистана, имеют важное и особенное значение в изучении истории реализации уникальных проектов в условиях тридцатых годов XX века в республике. Выводы исследования и научный анализ диссертации могут быть также использованы для демонстрации реалий тридцатых годов XX века, также они могут быть использованы преподавателями общественных наук.

Реализация результатов диссертационного исследования. Диссертация подготовлена, обсуждена и рекомендована к защите на кафедре истории таджикского народа Бохтарского государственного университета и Отдела современной истории Института истории, археологии и этнографии имени А. Дониша. Выводы и результаты научного исследования опубликованы в 6 научных статьях автора.

Количество и характеристика публикаций. Основное содержание диссертации отражены в 6 статьях, в том числе в 4 статьях, опубликованных в журналах, рецензируемых ВАК РТ при Президенте Республики Таджикистан и ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации

Структура и объем диссертации. Диссертация набрана в 156 компьютерных страницах, и состоит из введения, двух глав, шести параграфов, заключения и использованной литературы. Список литературы состоит 150 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обоснованы актуальность темы диссертации, степень ее разработки, цели и задачи исследования, хронологические и географические рамки, конкретизированы стиль и принципы темы, теоретическое и

практическое значение работы, источники и научная новизна исследования, а также основные положения, предложенные к защите

Первая глава диссертации “Помощь двадцатипяти тысячников таджикскому народу в строительстве нового социалистического общества (1929 -1937)” состоит из двух параграфов.

В первом параграфе указанной главы -“Прибытие русских рабочих - “двадцатипяти тысячников и наставнических бригад” рассматриваются вопросы, связанные с приездом двадцатипяти тысячников в Таджикистан, их размещение, проблемы, связанные с их распределением по предприятиям, учреждениям, колхозам и совхозам.

Отмечается, что после того, как Ходжентский округ вошел в состав Таджикской АССР, 1 октября 1929 года общее количество коллективных хозяйств в республике дошло до 209 единиц, и они объединяли 2888 хозяйств.

До этого года в коллективные хозяйства входили в основном дехканы, которые действительно были бедными, поэтому для развития своих хозяйств они не имели возможности и нуждались в любой помощи.

В 1929 году руководство Средней Азии, в том числе Таджикской ССР обратились к союзному руководству направить опытных рабочих для оказания практической помощи. Позднее, 3 партийных организаций Московской области обратились к трудящимся города Москвы, Ленинграда и Иваново-Вознесенска, и попросили их оказать помощь дехканам в коллективизации и преобразований сельского хозяйства.

Рабочие текстильных фабрик Иваново-Вознесенска и Москвы первыми в ответ на обращение хлопкоробов о помощи заявили о своей готовности. Осенью 1929 года была направлена одна делегация в Среднюю Азию, которая приняла участие в разработке проекта договора о социалистическом соревновании между рабочими текстильных фабрик и дехканами. После проведения необходимых мер в ноябре 1929 года в Москве состоялся пленум Центрального Комитета ВКП (б), на котором были определены задачи по оказанию практической помощи дехканам Средней Азии, особенно хлопкоробам.

10 апреля 1930 года поезд Ташкент - Сталинабад прибыл в столицу Таджикистана. Когда поезд приблизился к платформе, военный оркестр исполнил “Интернационал”. Руководители молодой таджикской республики, сотрудники государственных структур, военные, сотни простых дехкан и рабочих предприятий города пришли встречать этот необычный эшелон.

Как только поезд остановился, из него вышли сотни пассажиров. Это, в основном были молодые люди и девушки, приехавшие в Таджикистан по решению правительства СССР в качестве организаторов производства и пионеров колхозного движения. Текстильные фабрики Москвы направили в хлопководческие районы Средней Азии 789 своих самых лучших

представителей. Только из Москвы для оказания помощи братскому Таджикистану были направлены 150 сотрудников предприятий "Трехгорная мануфактура", "Красная роза" и "Парижской Коммуны".

На протяжении 1930-1931 в Таджикистан прибыли 150 человек из числа двадцатипятистичников. Они вносили достойный вклад в образовании системы колхозов. С образованием Таджикской ССР в республике началось грандиозное строительство колхозов. В целях оказания помощи Центральный Комитет ВКП (б), ВЦПС и союзное правительство приняли совместное решение о направлении в нашу республику большую группу из состава российских двадцатипятистичников.

В первой половине 1930 годов первая группа из 87 человек прибыли в Таджикистан¹. До конца года их было 115 человек. Вновь прибывших распределили по всем сельско – хозяйственным регионам республики. Некоторых направили в города. 38 человек были направлены на административные работы в колхозные объединения, еще 21 человек были направлены на другие работы в села². Передовые рабочие промышленных центров - двадцатипятистичники оказали большую организационную и техническую помощь таджикским дехканам в реализации социалистических преобразований в сельском хозяйстве.

Пленум Центрального Комитета ВКП (б), который состоялся в ноябре 1929 года, заложило основу для патриотического движения рабочих. В решении пленума говорилось: «кроме периодического укрепления колхозного движения со стороны руководящих органов Коммунистической партии, в ближайшие месяцы для работы в колхозах, машинно – тракторных станциях, производственных объединений и др. предвидится отправка двадцатипятистичников, рабочих, имеющих достаточный организационный и политический опыт в села»

По призыву Коммунистической партии около 150 рабочих приехали из промышленных центров в Таджикистан. В основном, это были рабочие предприятий "Трехгорная Мануфактура" имени Ф. Э.Дзержинского города Москвы, "Пролетарский победы", "Глуховская", "Яхрома" имени В.И. Ленина. Они стали выступать в роли наставников в хлопководческих районах республики. Среди 93 посланников "Трехгорной мануфактуры" коммунистами были С.С.Косырев, О.Н.Евполова, Семён Басагин и др., указанные лица руководили отрядами двадцатипятистичников.

¹ЦГАНИ. Ф.3, оп. 5, д. 648, л. 33.

² Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана. - Т. 1. - С. 10.

Дехкане признавали организационное мастерство и неутомимый труд рабочих П.Ю.Носкова, А.И.Уварова, П.А.Сухова, А.М.Макарова, А.В.Русакова, которые работали в Исфаре¹.

Представители текстильных фабрик и заводов Москвы, Иваново-Вознесенска, Коломны в годы проведения социалистических реформ в сельском хозяйстве в республике играли исключительную роль. Они также являлись проводниками ленинской аграрной политики Коммунистической партии. Из числа посланников партии в Аральском районе (Куйбышев, Джамии) работали С. Косырев, в Канибадаме- Крупинин, в Исфаре -А.И Уваров (1).

Весной 1930 года Таджикистан принял еще 100 двадцатипяти тысячников. Из них 38 человек были мобилизованы на руководящие работы в колхозах, 28 человек были направлены в отраслевые объединения (союзы), 21 человек получили назначения в других отраслях сельского хозяйства.

Важная государственная кампания -направление опытных специалистов в союзные республики из центра позволило обеспечить заводы и фабрики квалифицированными специалистами искусными организаторами. Одним из важных критериев в реализации трех величественных стратегических целей – индустриализации, коллективизации и культурного строительства было участие двадцатипяти тысячников в этой кампании.

Во втором параграфе первой главы –“Вклад двадцатипяти тысячников в развитии промышленности Таджикистана” рассматривается вклад “двадцатипяти тысячников” в строительстве промышленных предприятий в республике. В диссертации отмечается личный вклад отдельных лиц

В период реализации экономических и политических задач добровольцами промышленных предприятий РСФСР было выполнено много работ. Рабочие мобилизованных бригад, в основном, из Иваново – Вознесенска, взявшие шефство над Худжандом, путем организации разъяснительных работ в период образования и развития колхозов оказали конкретную помощь. Этим самым, они на деле показали преимущество колхозной системы. Результаты работ партийных бригад были очевидными. Только за один месяц, то есть с января 1930 года количество колхозов в республике увеличилось с 251 до 400, а количество объединенных дехканских хозяйств возросло с 5421 до 15117.

Большая часть двадцатипяти тысячников, которые добились успехов в колхозных, партийных и государственных работах, связали с Таджикистаном свою жизнь. “К примеру, А.Н. Макаров стал сотрудником исполкома Фархорского района, другой рабочий фабрики “Трехгорная мануфактура” О. А. Евполова –была сотрудницей комитета партии Файзабадского района,

¹ Богомоллова К.А. Двадцатипяти тысячники в Таджикистане /Доклады АН Тадж. ССР. – 1952. – Вып. 3. – С. 13; Энциклопедия Советии тоҷик. Ҷилди 1. Душанбе, 1978. С. 456.

бывший рабочий фабрики “Красная роза” Ф.Ф. Федоров являлся работником Центрального Комитета Коммунистической партии Таджикистана”¹ (1). Один из двадцатитысячников, рабочий фабрики “Трехгорная Мануфактура”, депутат Верховного Совета Таджикской ССР Алексей Макаров, был строителем и активным организатором хлопкоочистительных заводов в республике.

Другим добровольцем был Н.Д. Свириденко, который в 1929 году после окончания инженерно –мелиоративного факультета Среднеазиатского государственного университета приехал в Таджикистан. Он стал выдающимся ирригатором Таджикистана. Н.Д. Свириденко воспитал таких видных специалистов как Д.А.Кузнецов, А.А.Запольский, П.Ф.Иванов, В.А.Стариков и многих других. Его имя связана с историей коллективизации в сельском хозяйстве, и почти со всеми крупными ирригационными объектами, в том числе ирригационной системой довоенного Вахша.

Благодаря активной и всесторонней помощи рабочего класса России, особенно двадцатипятидесятитысячников и наставнических бригад, в первой пятилетке в Таджикистане были построены 17 крупных промышленных предприятий, в том числе Худжандский шелковый комбинат, фабрика по производству кокона в городе Душанбе, предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, а также главные (основные) дороги гидротехнические сооружения.

Другой доброволец, представитель двадцатипятидесятитысячников, молодая москвичка -Мария Власова приехала в Таджикистан в начале 1930 –х годов.

В те годы в Худанджском шелкокомбинате среди таджикских и русских рабочих была налажена дружба. Среди них были инженер П.Т.Малыгин, чертежник Б.Г.Косенков, красильщик А.Н.Шумов, ткачи Д.М.Макаров, Г.К.Тихонов, Т.Е.Поляков, начальник Н. С.Шелукин, кочегарки доменной печи Н.Сергеева, З.Рубцова, печники -П.А.Грибов, Е.Н.Рубцов и другие специалисты по производству шелка.

До образования Таджикской ССР в Таджикистане не было железной дороги. Грузы из одного места в другой перевозили на арбах или лошадях. Это требовало много времени и физического труда. Например, поездка из Гусара до Душанбе было довольно тяжелым делом. Наряду с равниной, необходимо было пройти через тропинки и густые камышовые поля. Караваны состоящие из 200 -300, иногда из 1000 верблюдов, на маршруте Гусар –Душанбе на протяжении 290 километров постоянно сопровождалась охранниками, обеспечивающими их безопасность. Верблюды при благоприятной погоде этот маршрут совершали в течение 12-13 дней. Эта ситуация самым серьезным образом замедляет процесс работы в Вахшстрое.

¹ Там же,-Стр.19

Большие и тяжелые грузы поступали в республику, в том числе в Вахш, по Амударье. Необходимо было переправлять грузы из Пянджа в Вахш, где находился “Вахшстрой”. Различные модели машин, лес и доски, цемент, экскаваторы, бульдозеры, скреперы и другое оборудование поступали из России в Таджикистан через реку¹ (1).

Поэтому возникла проблема оперативного строительства железной дороги из Нижнего Пянджа в центр Вахшстроля, расположенного в Сарбанде. В строительстве этой дороге работали специалисты, приехавшие из России в составе двадцатипяти тысячников. Среди них были молодые специалисты С.Мирошниченко, Д.Гофман, С.Калижнюк, опытные рабочие В.Коночкин, В.Ткачева и др. Молодежная бригада под руководством молодого инженера С. Мирошниченко взяла на себя обязательство по строительству узкоколейной дороги.

Руководителем молодежной строительной бригады был избран молодой специалист – инженер Толстопятков. Строительство было завершено успешно. Благодаря этому, в дальнейшем «Вахшстрой» получала необходимые материалы и технику своевременно.

Третий параграф первой главы посвящен вопросам “Помощи двадцатипяти тысячников и “наставнические бригады в создании совхозов и колхозов”.

История братской помощи русского народа таджикам в строительстве колхозной системы является одним из интересных и славных страниц в летописи дружбы и сотрудничества народов Таджикистана и России. Решением ноябрьского пленума ЦК КП (б) Узбекистана об отправке 25 тысяч рабочих с достаточным опытом в производстве, для создания системы колхозов, в первой половине 30-го года в Таджикистана были направлены 87 человек. Со второй половины 1930 до конца 1931 года прибыли еще 150 человек². В эту группу входили инженеры, техники, ирригаторы, гидротехники, агрономы, геодезисты и др. специалисты. Добровольцы, в основном направлялись в хлопководческие регионы республики.

Двадцатипяти тысячники с первых дней своей работы в колхозах и совхозах, а также в машинно – тракторных станция (МТС) начали приступили к практической деятельности. Трудящиеся России с воодушевлением стали оказывали практическую помощь партийным, советским и хозяйственным работникам, руководителям колхозов и совхозов в строительстве колхозов. Они также занимались привлечением дехкан к коллективной работе в сельском хозяйстве, использованием технологии в производстве, и подготовкой кадров из числа местных дехкан.

¹ Золотая долина.-Душанбе, 1984.-С.66.

² Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана. - Т.1. - С. 210.

К массовому колхозному движению более чем другие регионы, прежде всего, подготовились хлопкоробные районы, имеющие крепкую материально –техническую базу. Это были Аральский, Сарой –Камарский, Курган – тюбинский, Ходжентский и др. регионы, которые охватывали относительно большое количество хозяйств. До наступления 1930 года в республике развернулось мощное колхозное движение, в результате, к началу февраля указанного года более 15 тыс. частных дехканских хозяйств стали коллективными¹.

В этом движении вклад двадципятидесятников и наставнических бригад, которые после прибытия усилили разъяснительные работы среди работников сельского хозяйства, был заметным.

Но в целом, в республике темпы коллективизации были слабыми, к тому же не вся республика была охвачена этим процессом. В этой связи, усиливалась помощь колхозам. В том числе, колхозы брали кредиты у государства, им также предоставлялись многочисленные налоговые льготы².

Одновременно с образованием колхозов российские рабочие оказывали помощь в образовании эффективного союза между рабочим классом и дехканами. Это проявлялось в шефстве рабочих коллективов над дехканами. Особое внимание уделялось созданию этих союзов в самых отсталых регионах.

10 декабря 1929 года Центральный Комитет Коммунистической партии (б) Таджикистана принял решение “О плане колхозного строительства на 1929/30»³.

Строительство совхозов в Таджикистане началось в период коллективизации сельского хозяйства. Этот процесс проходил в чрезвычайно трудном периоде обострения классовой борьбы. Остатки феодалов и богачей в кишлаках всей силой воспрепятствовали развитию колхозов и совхозов. Если в центральных районах первые совхозы были построены, в основном на владениях бывших баев, то в Таджикистане совхозы были образованы на пустых, залежных землях. При это, не было достаточного количества рабочей силы, дорог, строительных материалов и нужных специалистов.

Молодая партийная организация Таджикистана устранила существующие трудности. В части создания и развития совхозов она проводит много работ. Совхоз “Дангара” стал образцом и оказал большое влияние в деле развития крупных социалистических хозяйств в юго – восточном Таджикистане, а также в деле привлечения дехкан к коллективному труду.

¹ ЦГАНИ. Ф.3, оп. 5, д. 648, л. 33

² Там же.

³ История таджикского народа. Т. 5. С. 549.

В 1931 году в пределах Таджикистана было 37 совхозов, которые имели 34 гектара пахотных земель¹. Пахотные земли хлопкоробных совхозов из 300 гектаров в 1929 году увеличились до 11 тыс. гектаров в 1931 году.

Для образования совхозов в республике советская власть выделяло большие суммы и средства. Например, первые четыре года первой пятилетки на образование совхозов было выделено более 6 миллионов 600 тыс. рублей. Только в 1932 году основные капиталовложения совхозов новыми деньгами составили более 2 миллионов 5 тыс. рублей

В начале 1930 года в Таджикистан прибыла еще 12 бригад, которым дали направление в хлопкоробные регионы: Их распределили следующим образом: 5 бригад в Куляб, 3 бригады в Курган –тюбе, 4 бригады в Хисор². Эти бригады оказали большую помощь партийным и хозяйственным органам в решении политических и экономических задач, особенно в посевных кампаниях. В процессе колхозного строительства в Таджикистане, также как и в других частях СССР, были допущены грубые ошибки, политика партии была искажена.

Наставнические бригады сыграли важную роль при разъяснении причин отклонений от политики партии в строительстве колхозов в Таджикистане. Они приложили немало усилий для того, чтобы не только руководители местных партийных, советских и хозяйственных органов, но и дехканские массы правильно понимали политику партии в организации и развитии колхозов.

В результате усилий наставнических бригад и двадцатипятидесятников , в районах страны появились прославленные колхозы. Один из таких колхозов находился в селе Ошоб Аштского района. Ошоб в течении нескольких десятилетий из маленького отсталого кишлака превратился в один из крупнейших центров по производству хлопка. Колхозную систему вначале жители этого села не воспринимали, но со временем стало понятно, что эта система вносит серьезные положительные изменения в их жизни.

Наставнические бригады и двадцатипятидесятники наряду с организационными и хозяйственными делами в хозяйствах также занимались организацией культурно –просветительских работ в колхозах, они открывали пункты по ликвидации неграмотности, повышению общеобразовательного, политического и культурного уровня дехкан, делали доклады, демонстрировали фильмы, привезенные с собой из Росси, помогали в образовании самодеятельных групп, детских садов, яслей, печатали стенные газеты и др. Своими практическими делами они завоевали авторитет среди колхозников, и рабочих совхозов и МТС.Первый секретарь ЦК Компартии Таджикистана М.Д. Гусейнов высоко оценил деятельность С.Ю. Чекунова,

¹ ЦГАНИ. Ф. 3. Р. 1, д. 112, в. 2.

² Очерки истории Компартии Таджикистана. Т. 1 С. 109.

который в то время работал в должности заместителя председателя колхоза “Иджтимоиёт” Хисорского района. “Посмотрите, Чекунов, который приехал из Москвы, -сказал он, -вы знаете, как его любят дехкане. Я лично разговаривал с дехканами, и они попросили нас сделать все, чтобы Чекунов не уехал от нас. Своими делами, которые достойны похвалы, и своими деловыми качествами Чекунов приобрел известность в республике, он имеет большой авторитет среди дехкан”¹ (1).

О бескорыстной братской помощи представителей русского народа таджикским дехканам в период преобразований в сельском хозяйстве, председатель колхоза имени В.И. Ленина Хисорского района Н. Хамзаев, и инженер указанного хозяйства в газете “Коммунист Таджикистана” писали следующее: “Многие колхозники, особенно старшее поколение, хорошо помнят тех, кто в трудный период образования колхозов протянули нам руку братской помощи, они воспитали не только высококвалифицированных механизаторов, но также и одухотворенных людей, пламенную молодежь Отчизны”² (1). Таким образом, мы можем смело утверждать, что в реализации государственной программы сельского хозяйства в Таджикистане вклад двадцатипяти тысячников и наставнических бригад был огромен.

Вторая глава диссертации озаглавлена “Роль “двадцатипяти тысячников” и наставнических бригад в освоении Вахшской долины и других ирригационных объектов”.

В первом параграфе этой главы, “Участие “двадцатипяти тысячников” и наставнических бригад в строительстве Вахшской долины” рассматривается самоотверженный труд двадцатипяти тысячников и наставнических бригад.

15 сентября 1931 года началось строительство крупной ирригационной системы Вахша, которую в исторической науке называют “Вахшстрой”. Этот объект был объявлен всесоюзной стройкой и внесен в список 150 особо - важных объектов СССР наравне со строительством «Уралмаш» -а, “ДнепроГЭС” -а, Магнитогорским металлургическим комбинатом, Сталинградским тракторным заводом, Горьковским автомобильным заводом, и Турксибом.

О значении этого проекта для Советского Союза свидетельствует тот факт, что “Вахшстрой” имел постоянное представительство в Москве, потому что в скорейшем завершении этого объекта были заинтересованы все. Проектная стоимость строительства составляла 155,7 миллионов рублей. В то время эта была огромная сумма³.

¹ ЦГАНИ. Ф. 3, оп. 1, д. 103, л. 49.

² Ф. 3, оп. 1, д. 103, л. 49.

³ Азия плюс. <https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/economic/20130404/triumf-vakhshstroya-80-let-nazad-nachalos-osvoenie-vakhshskoi-doliny>

“Вахшстрой” был внесен в список приоритетных объектов СССР благодаря великим заслугам Нусратулла Махсума, председателя ЦИК Таджикской ССР. В бытность руководителем Таджикской Советской Социалистической республики, в своих обращениях к советскому руководству, и лично Сталину, он поднимает проблему освоения пустынных земель Вахшской долины.

Нусратулла Махсум также подчеркивал о необходимости проведения земельной реформы. Целинные земли находились в распоряжении государства. Земельная реформа, проведенная в те годы в других частях Таджикистана, встретила яростное сопротивление со стороны собственников земли, которые не хотели распределения земли в пользу безземельных дехкан..

“Вахшстроем” руководили действительно талантливые организаторы из среды “двадцатипятидесятников”. Они приехали в Таджикистан по поручению большевистского комсомола их разных городов России, Украины и Белоруссии. Контролировали строительные участки И. Толстопятов (опытный инженер еще с предреволюционных лет), Ефим Андреевич Башилов, Семён Константинович Калижнюк, главные инженеры С.И. Сыромятников, С.Г. Запрометов. Секретари партийного комитета Константин Андреевич Гольцман, Николай Иванович Епифанов, считавшие себя солдатами партии на трудовом фронте, свято верили идеалам первого рабоче –крестьянского государства. Они смогли завершить великую стройку.

В результате самоотверженного труда ирригационная система, состоящая из 3750 гидротехнических объектов, превратилась в крупнейший ирригационный объект республики, с протяженностью 2375 километров. Дренажно –коллекторная сеть составила 1650 километров. Площадь поливных земель достигла 200 тысяч гектаров.

В советский период Вахшская долина превратилась в один из основных центров хлопкоробства и других сельско –хозяйственных продукции. В этом есть также вклад двадцатипятидесятников, которые в тридцатые годы своим самоотверженным трудом обустроили указанный регион.

В развитии ирригации и сельского хозяйства Таджикистана, особенно Вахшской долины, велика также заслуга Николая Давыдовича Свириденко, сына украинского народа. Николай Свириденко родился в 1902 году в городе Кременчуге, в семье рабочего железной дороги. Из-за трудностей, возникших в результате Первой мировой войны, его отец в 1916 году переехал в Среднюю Азию. Здесь он стал служащим железной дороги. Николай после службы в армии поступил на факультет ирригации Ташкентского университета, и после окончания вуза в 1929 году приехал в Таджикистан.

В том году шли подготовительные работы для строительства ирригационной сети в Вахшской долине. Свириденко вначале был инженером ирригации Курган-тюбинской области, в 1931 году стал руководителем

строительства ирригационных линий Таджикистана, в 1935 его назначили заместителем министра сельского хозяйства республики.

Одним из видных специалистов был Вячеслав Федорович Петров. В 1929 году он приехал в Таджикистан в составе наставнических бригад. Вначале В.Ф. Петров работал на стройке, затем продолжил трудовую деятельность в качестве агронома в одной из вновь образованных совхозов. В 1933 году он стал директором совхоза “Вахш”, где выращивали тонковолокнистый хлопок.

Ветераны “Вахшстроя” рассказывают, что “мы в Таджикистане боролись не только с природой и комарами, но и с группой Ибрагимбека. По причине частых нападений вооруженных басмачей, на стройке была создана даже специальная группа для борьбы против басмачей. Этой группе была поручена защищать строительные площадки и рабочие городки.

Один из двадцатипятидесятников рассказывает, как после проведения собрания в колхозе “Гулистон” Курган –тюбинского округа попал в окружение басмачей. “Около 11 часов вечера появился отряд басмачей из 30 человек, и постучались в дверь Правления колхоза. Когда старый сторож не открыл дверь, они начали стрелять и ломать ее.

Колхозники меня и председателя спустили к дренажному арыку.

Голпа басмачей вошли в здание, и стали избивать колхозников. Но колхозники нас предали меня”¹.

В общем, изучение процесса “Вахшстроя” приводит нас к выводу, что вклад двадцатипятидесятников и наставнических бригад в освоении этой плодородной долины огромен.

Во втором параграфе второй главы “Участие двадцатипятидесятников и наставнических бригад” в строительстве ирригационных объектов” автор показывает их вклад в развитии ирригационных систем республики.

Согласно плану первой пятилетки развития народного хозяйства Таджикистана, основное внимание в сфере сельского хозяйства было уделено всестороннему развитию хлопкоробства в республике. Эта потребность вытекает из политики советского государства для достижения к хлопковой независимости СССР в 30 –е годы, поэтому была поставлена задача расширить площади выращивания хлопка, и резко увеличить производство тонковолокнистого хлопка в Таджикистане

После строительства Вахшского магистрального канала и ирригации залежных земель в 30 –е годы XX века, долина превратилась в регион по выращиванию сельско –хозяйственной продукции, так как здесь развиваются все виды зерновых и технических культур (хлопок), бахчевых и виноградарство.

¹ Богомоллова К.А. Двадцатипятидесятники в Таджикистане. /Доклады АН Тадж. ССР. – Вып. 9. – 1953. – С. 17.

Вахшский магистральный канал –это искусственный канал в ирригационной системе Вахшской долины. Вода в нем поступает из реки Вахш. Длина Протяженность указанного канала 28,7 км, ширина примерно 36 м., глубина 4,5 м. Расход воды у истоков 210 м³/секунд.

Вахшский магистральный канал введен в эксплуатацию 13 сентября [1933](#) года. В его строительстве принимали участия многие рабочие, инженеры и специалисты, приехавшие из Москвы, Ленинграда, Ташкента и др. городов. После ввода в действие гидроэлектростанций Шаршара (1958), [Сарбанд](#) (1963) длина Вахшского магистрального канала увеличилась.

Канал имеет несколько гидротехнических сооружений. Ответвления Вахшского магистрального канала состоят из каналов Джуйбар (длина 25,6 км, расход воды у истоков 52 м³/сек.), Октябрь (длина 2,6 км, расход воды у истоков 21 м³/сек.), Гулистон (длина 37,5 км, расход воды у истоков 37 м³/сек), Кумсангир (длина 61,2 км, расход воды у истоков 51 м³/сек), Джиликульский канал с низовьем (длина 35,2 км, расход воды у истоков -36 м³/сек). Через Вахшский магистральный канал орошается 90 га. земли, в том числе 55 тыс. га. в Курган –тюбе, [Вахше](#), Колхозобаде, и Кумсангире.

Кроме того, необходимо отметить, что тысячи русских крестьян из центральных регионов России в годы сталинских репрессий насильно были переселены для освоения Вахшскрй долины в Таджикистан. Все эти семьи были направлены в южные регионы республики. Но для многих это был последний путь, только немногие смогли выжить в тяжелейших условиях.

Первые “3758 семей, состоящих из 9 тыс. 948 членов насильно были направлены в Таджикистан, и распределены в Вахшской долине”¹. Там они попали в тяжелейшие условия –в другой климате, без знания таджикского языка, практически без жилища и элементарных санитарных условий для жизни.

Они не имели права переселяться в другие регионы СССР, так как находились под постоянным наблюдением. Трудовая деятельность “спецпереселенцев” был взят под строгий контроль, они не имели как другие люди самостоятельно переходить из одного колхоза в другой, или заниматься работами, которые не определил для них спецкомендант.

Вначале спецпереселенцы, приехавшие из России, строили хижину их камышей, и в них проживали. До осени они копали блиндажи для 3 -4 семей. По ночам строили место для ночлега, днем работали на полях или помогали в строительстве ирригационных каналов.

Двадцатипятидесятники и наставнические бригады вносили свой весомый вклад также в строительстве других ирригационных и мелиоративных объектов.

¹ Шерматов Г. Как раскулаченных русских отправляли на спецпоселение в Таджикистан //Азия плюс. – 2017. - 28 нояб.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные результаты научной диссертации

Решение ноябрьского пленума ЦК Профсоюзов СССР о направлении двадцатипяти тысячников и наставнических бригад на руководящие работы в колхозах было воспринято с воодушевлением рабочими массами. Этот успешный результат деятельности Коммунистической партии в сфере воспитания рабочего класса и ее мобилизации отражается на выполнении важнейших задач по строительству социализма.

В то же время, с посланниками, которых направили в сельскую местность, проводили серьезную подготовительную работу. На местах для изучения политики партии и основ коллективного хозяйства были организованы краткосрочные курсы. Эти курсы также способствовали совершенствованию политических знаний и повышению организационных навыков двадцатипяти тысячников и наставнических бригад.

Многие беспартийные рабочие из числа двадцатипяти тысячников и наставнических бригад в течение прохождения указанных курсов изъявили желание о вступлении в коммунистическую партию.

25 ноября 1928 года Правительство Таджикской Советской Социалистической Республики обсудило план развития первой пятилетки народного хозяйства. Вторая областная партийная конференция Таджикской Советской Социалистической Республики его утвердил. В плане было уделено особое внимание “ускорению роста культур, особенно хлопкоробства, а также коллективизации сельского хозяйства.

Рост продукции сельского хозяйства в республике необходимо было увеличить с 65 миллионов рублей до 112 миллионов рублей. Учитывая условия Таджикистана, во время составления плана, прежде всего, обратили внимания на такие отрасли, как горючее, продукты, текстиль, строительство развитие транспорта и дорог. В плане первой пятилетки также было уделено особое внимание строительству бытовых объектов, и повышению уровня жизни населения,

Решения первого съезда учредителей Коммунистической партии Таджикистана (1930) о мобилизации масс к выполнению планов первой пятилетки сыграли важную роль. План первой пятилетки был выполнен досрочно, за 4 года и 3 месяцев. Итоги этой пятилетки были подведены на январском пленуме (1933) ЦК ВКП (б).

Трудящиеся Таджикистана в первой пятилетке добились крупных успехов. Более половины единоличных дехкан объединились в 2200 ТОЗ и сельско – хозяйственных артелей. Были образованы 19 МТС (1284 трактор), серьезным образом стала развиваться хлопкоробство. В 1932 году общий урожай хлопка в республике увеличился с 38,6 тыс. тонн. до 50,6 тыс. тонн.

Таджикская Советская Социалистическая республика превратилась в основной источник производства тонковолокнистого хлопка.

Индустриализация страны заложила основы многоотраслевой промышленности в Таджикистане, активизировался процесс формирования национального рабочего класса. В первой пятилетке были построены ряд крупных, современных предприятий, в том числе, Ходжентский шелковый комбинат, Душанбинская трикотажная фабрика, несколько хлопкоочистительных заводов, консервные комбинаты в Ходженте и Канибадаме, было разведано новое месторождение угля “Первомайская” в Шурабе, также построены были несколько небольших электростанций и др. В колхозе Кармазар началось исследование и производство цветных металлов. В 1929 году начала функционировать железная дорога Душанбе — Тирмиз. Были также заложены основы строительства тысячи километров автомобильной дороги, в том числе Ош –Хорог.

В результате культурной революции в Таджикистане были открыты десятки новых советских школ и культурно –просветительских учреждений, активизировалась борьба за ликвидацию неграмотности. В достижении всех этих успехов значителен вклад двадцатипятидесятников и наставнических бригад.

Изучение и анализ большого количества материалов, относящихся к исследуемой теме показывает, что двадцатипятидесятники и наставнические бригады, приехавшие из развитых центров России в начале 30-х годов XX века для оказания помощи таджикским дехканам, вносили серьезный вклад в строительстве и перестройке сельского хозяйства, привлечении дехкан к коллективному производству, разъяснении значения политики советской власти дехканским массам, подготовки национальных рабочих кадров и специалистов сельского хозяйства.

Российские рабочие и специалисты из числа двадцатипятидесятников и наставнических бригад оказывали безмерную помощь местным организациям в образовании МТС и развитии сельско –хозяйственного производства. Они составляли основной контингент инженерно –технических работников, и образцово выполняли техническую службу. При колхозах двадцатипятидесятники и наставнические бригады создали мастерские по ремонту техники, и расширили не только рамки технической помощи, но и научили дехкан правильно использовать и обслуживать.

МТС при помощи русских специалистов в те годы служили своего рода школой подготовки технических кадров из числа колхозников [4-М]. Двадцатипятидесятники и наставнические бригады вносили большой вклад в создании крупнейшей ирригационной системы в Вахщской долине и ирригации огромной долины в 30 –е годы, они также способствовали

созданию необходимых предпосылок для превращения этой территории в “золотую долину”.

Хлопкоробы Таджикистана с помощью двадцатипяти тысячников и наставнических бригад на огромной территории, где выращивали сельскохозяйственные культуры, добились большого роста в производстве хлопка.

Посевная площадь хлопка в 1940 году составляла 106 тысяч гектаров, под тонковолокнистым хлопком использовался 41,3 тыс. гектаров земли, урожайность с каждого гектара в 1937 году доведено до 16 центнеров. Производство хлопка в этот период выросло в три раза.

В результате героического труда советского народа в 30-х годах, братской дружбы и сотрудничества таджикского и русского народов, тростниковый Вахш превратился в золотую долину и базу для производства белого золота. Здесь появились и стали развиваться много новых отраслей в сельском хозяйстве. Слава о Вахше дошла до всех уголков Советского Союза.

О героическом труде строителей Вахша написаны монографии, сборники, брошюры и много поэтических произведений. Расширение ирригационных систем считалось важнейшей задачей третьей пятилетки. С целью эффективного администрирования строительства и ввода в действие ирригационных и гидротехнических объектов, в Таджикистане по решению союзного правительства был образован Народный Комиссариат водных резервов. Деятельность этого комиссариата дала толчок в развитии ирригации и освоения залежных земель, особенно в процессе продолжения мелиорации в Вахшской долине и Кулябе.

Кроме новых ирригационных объектов в плане этой пятилетки было уделено также серьезное внимание развитию ирригации и освоению целинных земель. Это такие водные объекты, как Шурабадский канал, строительство коллекторов в Куйбышевском и Киравабаде регионе.

Некоторые аспекты предложенных материалов по истории деятельности двадцатипяти тысячников в Таджикистане в 30-х годы XX века в нынешних условиях могут быть полезны сотрудникам сельскохозяйственной отрасли республики.

Исследование темы показало, что:

1. Двадцатипяти тысячники и наставнические бригады вносили большой вклад в строительстве новых предприятий, в целом в проведении кампании по индустриализации Таджикистана;

2. Двадцатипяти тысячники и наставнические бригады вносили большой вклад в образовании колхозов и совхозов, создании ТОЗ и МТС, в общем, в проведении кампании политики коллективизации. Они оказали большую помощь дежканам во внедрении новых трудовых принципов, проведении агротехнических кампаний, ремонте и использовании новой техники дежканами [1-М].

3. Большинство двадцатипятидесятитысячников и наставнических бригад обосновались в селах и городах Таджикистана. Они были назначены на руководящих постах, стали директорами совхозов, председателями колхозов, руководителями МТС и др. Можно упомянуть таких квалифицированных специалистов, как Н.Д. Свириденко, П.М. Макеев, А.П. Пахомов, В.А. Стариков, Д.А. Кузнецов и др. [2-М].

4. В процессе деятельности двадцатипятидесятитысячников также имели место недостатки, отмеченные в диссертации. Прежде всего, для русского народа климат Таджикистана был неподходящим, поэтому рабочие до адаптации мучились, с другой стороны, для них не были созданы благоприятные условия. Некоторые опасались нападения басмачей.

5. Нехватка руководящих кадров в нижних звеньях была острой, особенно в южном Таджикистане. Это вынудила власти немедленно направить двадцатипятидесятитысячников на руководящие посты. Большинству из них удалось во вверенных им участках начать процесс образования колхозов [4-М].

6. Неподготовленность большинства рабочих в сфере промышленности и администрированию коллективных хозяйств (по причине неграмотности, незнанию сельского хозяйства, отсутствие опыта общественных работ и др.), создавало почву для перехода из одной должности в другой, в том числе на посты ниже рангом.

После первого года проживания двадцатипятидесятитысячников в Таджикистане, картина их распределения по позициям совпало с картиной других жителей Средней Азии. Условия работы двадцатипятидесятитысячников в исследуемых регионах стало возможным для сравнения. Эта проблема возникла в отношении с другими региональными организациями, многие не поддерживали связи с предприятиями, даже с местными.

Направление передовиков сферы промышленности способствовало правильной реализации политики Коммунистической партии в развитии колхозов, и усилению руководства колхозным движением представителями рабочего класса. Этого требовала сама жизнь. Колхозному селу нужны были многочисленные организаторы и руководители с опытом работы в крупных социалистических предприятиях.

Рекомендации по практическому использованию результатов диссертации

1. Для более внимательного и точного изучения данной темы необходимо использовать материалы российских архивов;

2. Необходимо использовать опыт государственной помощи дехканским хозяйствам, который осуществлялся в 1930 -х годах в Таджикистане;

3. Настоящее исследование доказывает, что обеспечение аграрной сферы талантливыми специалистами является одним из главных критериев успешности;

4. Необходимо подготовить и опубликовать отдельную энциклопедию, посвященную самоотверженному труду двадцатипяти тысячников;

5. В 2019 году Правительство Таджикистана объявило о четвертой стратегической цели в стране – ускоренной индустриализации страны. В нынешних условиях использование исторического опыта индустриализации в 30-х годах XX века отвечает этой цели. Для достижения четвертой стратегической цели использование опыта двадцатипяти тысячников и наставнических бригад по обеспечении промышленности профессиональными специалистами является одним из важнейших критериев в реализации этой цели.

Научные статьи соискателя научной степени, опубликованные в журналах, рецензируемых в журналах ВАК при Президенте Республики Таджикистан

[1-А]. Мирзоев Г.Ш. О прибытии первых рабочих-двадцатипяти тысячников в Таджикистан. //Паёми ДМТ. 2018. – № 7. – С. 38-41.

[2-А]. Мирзоев Г.Ш. Содействие двадцатипяти тысячников и шефских бригад в создании колхозного строя //Паёми ДМТ. - 2019. – № 7. – С. 88-92.

[3-А]. Мирзоев Г.Ш. Развитие производительных сил сельского хозяйства Таджикистана в 30-е годы XX века //Паёми ДМТ. - 2020. – № 3. – С.28-31.

[4-А]. Мирзоев Г.Ш. Биступанчхазориён ва нақши онҳо дар ташаккули Тоҷикистони шӯравӣ //Муаррих. - 2020. -№ 2. – С. 171-176.

[5-А]. Мирзоев Г.Ш., Гафуров А.М. Ба Тоҷикистон омадани коргарони рус – биступанчхазориён ва бригадаҳои сарпараст //Паёми ДМТ. - 2020. – № 3. – С.25-31.

Публикации автора в других научных сборниках и изданиях

[6-А]. Мирзоев Г.Ш. Нақши биступанчхазорнафарон дар азхудкунии води Вахш (дар мисоли В. П. Красичков) //Маводи конференсияи ҷумхуриявии илмӣ-назариявӣ бахшида ба 75-солагии Ғалаба дар Ҷанги Бузурги Ватанӣ (с.1941-1945) дар мавзуи «Нақши илмҳои дунявӣ дар рушди Тоҷикистони соҳибистиклол», ш. Бохтар, ДДБ ба номи Носири Хусрав. – 2020. - С.159-162.

[7-А]. Мирзоев Г.Ш. Саҳми биступанчхазориён дар сохтмони иншоотҳои ирригатсионӣ //Маводи конференсияи ҷумхуриявии илмӣ-назариявӣ бахшида ба 75-солагии Ғалаба дар Ҷанги Бузурги Ватанӣ (с.1941-1945) дар мавзуи «Нақши илмҳои дунявӣ дар рушди Тоҷикистони соҳибистиклол». - Бохтар, ДДБ ба номи Носири Хусрав. – 2020. - С.184-189.

АННОТАТСИЯ

ба автореферати диссертатсияи унвончӯ Мирзоев Ғолибшо дар мавзӯи “Ғаъолияти “Биступанчҳазориён” ва бригадахои сарпараст дар Тоҷикистон (солҳои 1929-1941)” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои таърих аз рӯи ихтисоси 07. 00. 02 - Таърихи ватанӣ.

Мубрамияти мавзӯ дар он зоҳир мегардад, ки омӯзиши таҷрибаи замони гузашта дар татбиқи нақшаҳои имрузаи Ҳукумати Тоҷикистон метавонанд чун таҷрибаи таърихӣ кумак намоянд. Дар шароити татбиқи чаҳор ҳадафи стратегии кишвар, ба инобат гирифтани таҷрибаи замони индустрикунонӣ ва коллективонии хоҷагии халқи мамлакат, ба андешаи мо, хеле муфид хоҳад буд.

Ҳадафи таҳқиқот инъикоси илмии раванди ба Тоҷикистон омадани “биступанчҳазориён” ва саҳми онҳо дар рушди хоҷагии халқи Тоҷикистон мебошад.

Дар диссертатсия раванди ба Тоҷикистон омадан ва ҷобачокунии “биступанчҳазориён” ва бригадахои сарпараст нишон дода шуда, саҳми онҳо дар рушди саноат, кишоварзӣ ва дигар соҳаҳои хоҷагии халқи Тоҷикистон нишон дода шудааст.

Таҳқиқот дар асоси маводи нави бойгонӣ омода шуда, ба яке аз саҳифаҳои норавшани таърихи муосири Тоҷикистон равшанӣ меандозад.

Навоварии диссертатсияи мазкур дар он ифода мешавад, ки дар он дар асоси ҳуҷҷатҳои манбаъҳои муътамад, шумораи зиёди асарҳои нашргардида ва матбуоти даврии солҳои 1930-уми асри ХХ доир ба ҷараёни сохтмони колхозӣ, обёрикунонии маҳалҳои кишвар ва сохтмони иншоотҳои саноативу маишӣ дар Тоҷикистон, саҳми “биступанчҳазориён” дар татбиқи ин лоиҳаҳо бори нахуст дар таърихи ватанӣ таҳлили маҷмӯии таҳқиқоти мазкурро анҷом додааст.

Калидвожа: таърих, биступанчҳазориён, обёрӣ, Вахш, бригадахои сарпараст, пахта, Тоҷикистон, саноат, соҳаи аграрӣ, ёрӣ, сохтмон, иншоот, колхоз, совхоз.

АННОТАЦИЯ

на автореферат диссертации Мирзоева Голибшо Шарифовича на тему «Деятельность «двадцатипятидесятитысячников» и шефских бригад в Таджикистане (1929-1941гг.)» на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07. 00. 02 - Отечественная история.

Важность темы выражается в том, что изучение прошлого опыта может помочь в реализации текущих планов Правительства Таджикистана как исторический опыт. В контексте реализации четырех стратегических целей правительство страны учит опыт индустриализации и коллективизации экономики страны в начале прошлого века, на наш взгляд, будет весьма полезным.

Целью исследования является научное осмысление процесса прихода «двадцатипятидесятитысячников» в Таджикистан и их вклад в развитие экономики Таджикистана.

В диссертации показан процесс прибытия и расселения «двадцатитысячников» и спонсорских бригад в Таджикистан, показан их вклад в развитие промышленности, сельского хозяйства и других отраслей экономики Таджикистана.

Исследование подготовлено на основе новых архивных материалов и проливает свет на одну из малоизвестных страниц новейшей истории Таджикистана.

Новизна диссертации выражается в том, что автор провел комплексное исследование на основе достоверных документальных источников, большого количества опубликованных материалов в периодической печати 1930 – годов XX века, посвященных процессу колхозного строительства, ирригации местностей республики, строительству промышленных и бытовых объектов в Таджикистане, впервые в отечественной истории провел комплексный анализ вклада «двадцатипятидесятитысячников» в реализации этих проектов.

Ключевые слова: история, двадцатипятидесятитысячники, орошение, освоение, шефские бригады, хлопок, Таджикистан, промышленность, аграрная отрасль, помощь, строительство, хозяйство, колхоз, совхоз.

ABSTRACT

on the abstract of the dissertation of Mirzoev Golibsho Sharifovich on the topic "Activities of "twenty-five thousanders" and chef brigades in Tajikistan (1929-1941)" for the degree of Candidate of Historical Sciences in the specialty 07. 00. 02 - Otechestvennaya istoriya.

The importance of the topic is expressed in the fact that the study of past experience can help in the implementation of the current plans of the Government of Tajikistan as a historical experience. In the context of the implementation of the four strategic goals, the Government of the country will take into account the experience of industrialization and collectivization of the country's economy in the beginning of the last century, in our opinion, will be very useful. The purpose of the study is to scientifically comprehend the process of arrival of "twenty-five-thousanders" in Tajikistan and their contribution to the development of the economy of Tajikistan. The dissertation shows the process of arrival and race.

The novelty of the dissertation is expressed in the fact that the author conducted a comprehensive study based on reliable documentary sources, a large number of published materials in the periodical press of the 1930s - years of the twentieth century, devoted to the process of collective farm construction, irrigation of the republic's localities, the construction of industrial and domestic facilities in Tajikistan, for the first time in the domestic history conducted a comprehensive analysis of the contribution of "twenty-five thousand" in the implementation of these projects.

Key words: history: twenty-five-thousanders, irrigation, development, chef's brigades, cotton, Tajikistan, industry, agrarian industry, aid, construction, economy, collective farm, state farm.